



ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
БОНКИ УМУМИЧАҲОНӢ

Муассисай давлатии «Рӯшди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ»
Ташкилоти ҷамъиятӣ – ҳайриявии «Занони Ҳатлон»

ЛОИҲАИ ТИҶОРАТИКУНОНИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ (ЛТСК)

Омӯзиши тарзи дуруст истифодабарии заххимикатҳо дар мубориза
бар зидди зараррасонҳо ва қасалиҳои зироатҳои кишоварзӣ, риояи қоидаҳо
хангоми истифодаи онҳо



Душанбе -2020

**АКАДЕМИЯ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЧИКИСТОН
МАРКАЗИ ИЛМИИ ҲИФЗИ РАСТАНИҲО**

ТАВСИЯНОМА

**КАСАЛӢ ВА ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОНИ ЗИРОАТҲОИ САБЗАВОТӢ, ПОЛЕЗӢ,
КАРТОШКА, БОҒУ ТОКЗОР ВА ЧОРАҲОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ОНҲО**

Мураттибон: **Толиҳов Ҷ. А. - н.и.к.**
 Қурбонов З. М. –ходими илмӣ

Тавсияномаи мазкур барои мутахасисон, дехқонон ва ҳаҷагидорон дар мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои заرارрасони зироатҳои сабзвавотӣ, плезӣ, картошка ва боғу токзор, инчунин интихоби дурусти меъёри заҳрхимикатҳо, ва давраи истифодабарии онҳо ва таъмини мувозинати экологии мухит оварда шудааст. Инчунин тавсифи муҳтасари ҳашаротҳои заرارрасон ва касалиҳои зироатҳои кишоварзӣ дарҷ гардидааст.

Душанбе 2020

МАНДАРИЧА

САРСУХАН

- 1. Мухофизати интегратсионии мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасони растаниҳо.**
- 2. Усулҳои мубориза бар зидди касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои сабзавотӣ ва полезӣ.**
- 3. Заرارрасонҳо ва касалиҳои дарахтони мевадиҳанда, ангур ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо.**
- 4. Моддаҳои зудтаъсиру заҳрнок ва ҳимоя аз онҳо.**

Сарсухан

Муассисай давлатии «Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ» бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағгузории Бонки Ҷаҳонӣ аз соли 2015 ба фаъолият оғоз намуд.

Мақсади асосии Лоиҳа дастгирии ҳамачонибаи соҳибкорон, аз ҷумла, ҳочагиҳои дэҳқонию колективӣ, ҷорводорон, паррандапарварон, корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзиу ҷорводорӣ, баланд бардоштани тиҷоратикунioni соҳаи кишоварзӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба маблағ мебошад.

Ҳамзамон Лоиҳа рушди инфрасоҳтори истеҳсоли кишоварзӣ, аз ҷумла, соҳтмони гармхонаҳо барои парвариши зироатҳои барвакӯӣ, сардхонаҳои муосир бо мақсади нигоҳдории меваю сабзавот ва бастабандии маҳсулоти кишоварӣ ва ба фурӯш баровардани онро дастгирӣ менамояд.

Лоиҳа барои баланд бардоштани савияи дониши истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаи тиҷоратикунioni он, беҳтар намудани занчираи маҳсулоти муайян ва ҳамкории самаранок байни иштирокчиёни занчира, ҷалби онҳо дар бозорҳои доҳилӣ ва беруна низ нигаронида шудааст.

Ҳадафи асосии лоиҳаи тиҷоратикунioni соҳаи кишоварзӣ баланд бардоштани сатҳи тиҷоратии ҳочагиҳои фермерӣ ва корхонаҳои кишоварзӣ дар ноҳияҳои алоҳидай Тоҷикистон мебошад. Ин ҳадаф ба воситаи беҳтар кардани кори силсилаи арзиши изофа, пешниҳод кардани хизматрасониҳои молиявӣ ба баҳрабарандагони лоиҳа, инчунин баланд бардоштани малакаи онҳо ба даст оварда мешавад.

Лоиҳа аз се қисматҳои зерин иборат аст, ки барои ноил гаштан ба тиҷоратикунioni соҳаи кишоварзӣ дар дехот бо истифодаи қадамҳои ботадриҷ ва якдигарро пурракунанда амалӣ мегарданд:

- Такмил додани иқтидори дэҳқонон (фермерон), тоҷирон, комплекси агросаноатӣ, корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои иштирок дар бозори кишоварзӣ ба воситаи дастрасӣ ба дониш ва дастгирии техники;
- Беҳтар гардонидани дастрасӣ ба маблағгузории инвеститсияҳо;
- Пурзӯр кардани элементҳои муҳимтарини соҳтори институтсионалий ва заминай академикии донишҳо дар соҳаҳои барои дастгирии фаъолияти тиҷоратӣ муҳим. Таваҷҷӯҳи маҳсус барои устувор гардонидани фаъолияти насли ҷавони дэҳқонону фермерон барои ширкат дар фаъолияти тиҷоратӣ равона карда мешавад.

Бо дарназардошти ин, Муассисай Давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ барои баланд бардоштани савияи дониши кишоварзон семинарҳои гуногунро дар ноҳияҳои пилотӣ мегузаронад, ки яке аз онҳо «Омӯзиши тарзи дуруст истифодабарии заҳрхимиқатҳо дар фаъолияти ҳочагии кишоварзӣ (мубориза бар зидди заرارрасонҳо ва касалиҳои ҳайвонот ва зироатҳои кишоварзӣ, риояи қоидаҳо ҳангоми истифодаи заҳрхимиқатҳо)» мебошад.

Пӯшида нест, ки ҳар сол қисми зиёди ҳосили зироатҳои кишоварзӣ аз касалиҳо ва заرارрасонҳо талаф меёбад, ё ин, ки сифати молиашонро гум мекунанд. Бинобар ин агар сари вақт ҷораҳои зарури бар зидди касалиҳо ва заرارрасонҳо андешида нашавад дараҳтон аз баҳра монда оҳиста-оҳиста несту нобуд мегарданд.

Иқтисоди бозоргонӣ ва талаботи имрӯзаи бозори ҷаҳонӣ тақозо менамояд, ки маҳсулоти кишоварзӣ дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол карда шавад.

Мақсади асосии тартиб додани тавсиянома, дар муҳлатҳои мувоғиқ гузаронидани ҷорабинҳои муҳофизати дар боғу токзор аз ҳашаротҳои заرارрасон ва касалиҳо ва дар ин замине баланд бардоштани ҳосилнокии буғу токзор, зиёд намудани истеҳсоли меваю ангур ва сифати молии он мебошад.

ҚИСМИ 1

МУХОФИЗАТИ ИНТЕГРАЦИОНИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КАСАЛИХО ВА ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОНИ РАСТАНИХО

Усулҳои интегратсионии мубориза ба муқобили ҳашаротҳои зараррасон, касалиҳо ва алафҳои бегона - ин маҷмӯи тадбирҳои агротехникӣ, биологӣ, химиявӣро дар бар гирифта, барои кам кардани шумораи ҳашароти зараррасон, барангезандагони касалиҳо, алафҳои бегона ва нигоҳ доштани фаъолияти организмҳои муфиди табии (ҳашаротҳои дарранда ва паразит), инчунин нигоҳдории мувозинати экологӣ истифода мешаванд.

Вазифаи асосии муҳофизати интегратсионӣ - интихоби усулҳо ва муҳлатҳоест, ки маҳвшавии шумораи зиёди зараррасонҳо, ангезандаҳои касалӣ ва ҳифзи душманони табии онҳоро таъмин карда тавонад.

Инчунин вазифаи дигари муҳофизати интегратсионии растаниҳо на факат маҳв намудан ё маҳдуд гардонидани доираи фаъолияти ҳашаротҳои зараррасон ва барангезандагони касалиҳо, балки ошкор сохтани давраи пайдоишу миқёси паҳншавӣ ва пешгирии онҳо низ мебошад.

Барои муҳофизати интегратсионии зироатҳои кишоварзӣ алҳол тадбирҳои гуногун ва усулу воситаҳои навтарин истифода мешаванд. Ин имконият медиҳад, ки ҳазорҳо тонна ҳосил аз осеби зараррасону касалиҳо эмин нигоҳ дошта шавад.

Усулҳои муҳофизати интегратсионӣ:

1. Агротехники. Усули агротехникӣ –як қисми таркибии муҳофизати интегратсионии майдони зироатҳои кишоварзӣ буда, тадбирҳои зеринро дар бар мегирад: киштгардон, шудгори чуқури тирамоҳӣ, яхомонӣ, мола, кишти тухмии хушсифат, сари вақт гузаронидани кишт, нарм кардани беҳи ниҳолҳо, аз алафҳои бегона тоза намудани майдони кишт, сари вақт додани нуриҳо минералию организикӣ, дуруст ба роҳ мондани системаи обёрӣ, сари вақт ҷаъоварӣ намудани ҳосил. Тадбирҳои агротехникӣ сабзишу инкишофи мұйтадили зироатҳоро таъмин карда, онҳоро ба касалию зараррасонҳо тобовар мегардонанд, ва ба афзоишу паҳншавии касалӣ ва зараррасонҳо таъсир мерасонанд.

2. Биологӣ. Истифодаи ҳашаротҳои дарранда ва паразит (энтомофагҳо), канахои дарранда (акарифагҳо), истифодаи ҳашароти муфиди маҳаллӣ. Яке аз тадбирҳои биологии муҳофизати зироатҳо аз зараррасон ва касалиҳо, ин зиёд кардани шумораи ҳашароти фоиданок мебошад.

ЭНТОМОФАГҲО: Расми 1. Ҳафтхолак.



Аз ҳама энтомофаги пурхур ба ҳисоб меравад

Аз тухмҳои пулакчаболҳо ва ширинчаҳо ғизо мегирад



Расми 2. Тиллочашмак.

Кирминаҳои тиллочашмак аз тухм ва кирминаҳои зааррасонҳо ғизо мегирад



Расми 3. Трихограмма.

Муфтхури тухмҳои пулакчаболҳо мебошад

Дар биолабораторияҳо парвариш менамоянд

Барои ҳар қадом ҳашарот намуди алоҳидаи –трихограммаро истифода мебаранд




Расми 4. Бракон (ҳабробракон)

Кирминаҳои шапалакҳои миттаро нест меқунад

Кирминаҳо аз зочаҳо ғизо мегирад

Дар биолабораторияҳо парвариш карда дар қишиғзори растаниҳо паҳн меқунанд



Расми 5. Амблисеус

Як намуд қанае мебошад, ки қанаҳои дигаро ҳамчун ғизо истифода мебарад.

3.Микробиологӣ. Истифодаи препаратҳои микробиологӣ; битоксибатсилин, дендробатсилин, энтобактерин, бактоспейн, дипел ба муқобили зааррасонҳо баҳисоб мераванд. Фитобактериометсин,

аренарин барои пешгирии касалиҳо - захролудкуни тухмӣ ба кор мараванд. Истифодаи биопрепаратҳо ва микдори ками инсектисидҳо ифлосшавии муҳитро пешгири мекунад.

ПРЕПАРАТҲОИ МИКРОБИОЛОГИЕ, КИ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КАСАЛӢ ВА ЗАРАРРАСОНҲОИ ЗИРОАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ИСТИФОДА МЕБАРАНД:



4. Механикӣ. Кандани ҳар гунна чуқуриҳо, истифодаи асоббу олоти гуногун барои сайду маҳв намудани заرارрасонҳо, ҷамъ кардани кирмина, ҳашароти болиг, тухми онҳо, канде сузонидани растани касал бо усули дастӣ, истифодаи феромонҳо- моддаҳои маҳсусе мебошанд, ки инкишофи ҳашаротро танзим мекунанд. Ба воситаи феромонҳо метавон наринаҳои заرارрасонҳоро дар як ҷо ҷамъ карда нобуд соҳт. Ин усул бамуҳити вакууми ҳашароти нарина мусоидат карда, модинаҳои онро бе насл карда метавонад. Истифодаи гармонҳо низ дар нест кардани ҳашароти заرارрасон натиҷаи дилҳоҳ медиҳад. Гармонҳои давраҳои инкишофи ҳашаротро танзим мекунанд. Ҳангоми ба киштзор пошидани гармонҳо метавонад сади роҳи ба фарди болиг мубаддал шудани кирминаи ҳашарот гардад. Тавассути аfkанишоти радиоактив, гармӣ, ултрасадо ва нур бе насл гардонидани заرارрасон.

ИСТИФОДАИ ДОМҲОИ ФЕРАМОНӢ ДАР МУХОФИЗАТИ РАСТАНИҲО:



Расми 1. Домҳои феромонӣ.

Домҳо барои гумроҳ кардани ҳашаротҳо истифода бурда мешаванд.

5.Кимијавӣ. Бо истифодаи моддаҳои асос ёфтааст, ки барои Ҳашарот ва ҷонварони заرارрасон заҳранд. Тадбирҳои кимиёвиро ҳангоми зиёд шудани шуморай заرارрасонҳо ва зарари иқтисодӣ расонидани онҳо истифода мебаранд. Барои ба заҳрхимикатҳо одат накардани ҳашароти заرارрасон ва барангезандай касалиҳо, мунтазам иваз намудани номгӯи заҳрдоруҳо зарур аст. Истифодаи ин усул таъсири заҳрдоруҳоро бештар намуда, афзоиши ҳашароти заرارрасон ва касалиҳоро бозмедорад. Яке аз тадбирҳои самарабахши мубориза бо заرارрасону касалиҳои зироатҳои кишоварзӣ ин пеш аз кишт бо фунгитсидҳо ва бактерисидҳо захролудкуни тухмӣ

мебошад. Истифодаи инсектоакарадсидҳо ба муқобили ҳашаротҳои зааррасон ва канахо, фунгидсидҳо ба муқобили касалиҳо, гербидсидҳо ба муқобили алафҳои бегона, афидсидҳо ба муқобили ширинчаҳо, лимадсидҳо ба муқобили туқумшулуқҳо ва лесакҳо, овисидҳо ба муқобили тухми ҳашаротҳои зааррасон ва канахо, ларвисидҳо ба муқобили зочаҳо, атTRACTантҳо барои ҷалб намудани зааррасонҳо, нематидсидҳо ба муқобили нематодҳо, родентидсидҳо ба муқобили хояндаҳо, бактериясидҳо ба муқобили касалиҳои бактериявӣ. Истифодаи моддаҳои кимиёйӣ талафёбии ҳосилро хеле кам кунад ҳам, ба ҳайёти одамон, ҳайвоноти хонагӣ, замбӯри асал, кирмаки абрешим, энтомофагҳо, инчуниин ба муҳити экологӣ зарари калон доранд.

ИНСЕКТИДСИДҲОЕ, КИ БАРОИ МУҲОФИЗАТИ ИНТЕГРАТСИОНИИ РАСТАНИҲО ТАВСИЯ ДОДА МЕШАВАНД:



Барои муҳофизати майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ пешакӣ донистани давраи ҳаёт, фенология, рафтори зааррасонҳо ва душманони асосии онҳо, алоқаи зааррасонҳо ва энтомофагҳо бо растаниҳои муайян ва омилҳои муҳити биосенозҳо, шумораи зааррасонҳо, муносабати биосенозии зааррасону ҳашароти фоиданок зарур аст.

Мақсади асосии муҳофизати интегратсионии зироатҳои кишоварзӣ на факат маҳв намудан ё маҳдуд гардонидани доираи фаъолияти зараравсонҳо ва барангезандагони касалиҳо, балки ошкор соҳтани давраи пайдоишу миқёси паҳншавӣ ва пешгирии аз як давлат ба давлати дигар гузаштани онҳо (тадбирҳои карантинӣ) низ мебошад.

Масъалаи таҳқиқи зарари касалиҳо, зааррасонҳо ва алафҳои бегона ба зироатҳои кишоварзӣ, инчуниин дарёғти роҳу воситаи ҳифз намудани ҳосил солҳои охир диққати олимонро беш аз пеш ҷалб мекунад. Бино ба маълумоти расмӣ, ҳар сол дар ҷаҳон 35 %-и ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар натиҷаи касалӣ, паҳш кардани алафҳои бегона ва осеби зааррасонҳо нобуд мешавад. Бинобар ин мавқеъ ва аҳамияти

муҳофизати интегратсионӣ барои баланд бардоштани дараҷаи истеҳсол ва ҳифзи маҳсулоти қишоварзӣ хеле бузург аст.

Аз сабаби он, ки дар давраи пеш аз пухтани ҳосили зироатҳои қишоварзӣ, вақти ҳуручи бисёр қасалӣ ва заرارрасонҳо мебошад, вале дар ин давра истифодаи ҳамма гунна пестидсидҳо манъ мебошад. Дар ин давра барои нест кардани қасалӣ ва заرارрасонҳо бояд аз фитопестидсидҳо истифода бурд.

ТАРЗИ ТАЁР КАРДАНИ ФИТОПЕСТИДСИДҲО:

Моеъ бар зидди фитофтороз.

Чун маводи зидди фитофтороз маҳлули ҳобонидашудаи сир, ширинтуришуда ва перманганати калийро (маргансовка) истифода мебаранд. Барои тайёр намудани ин маҳлул бояд 1,5 стакан сири резашударо ва 1,5 грамм перманганати калийро дар 10 литр об омехтаю ҳал намудан даркор аст. Ин маҳлулро баъд аз 2 ҳафтаи шинонидани ниҳолҳои сабзавотӣ дар замин истифода мебаранд. Истифодаи он 5 маротиба дар ҳар 10 рӯз гузаронидан ба мақсад мувофиқаст.

Тарзи истифодабарии маҳлули сирпиеъз (чеснок) бар зидди канай торганакмонанд ва ширинча.

Се дона сирро реза карда бо 0,5 литр арак (шароб) омехта карда, ба муддати 7 рӯз ба ҷои торик мегузорем. Баъди ин маҳлулро полидан лозим аст. 1-2 қошуқи таъомхурии маҳлули тайёрро ба 1 литр об омехта карда, 1 қошуқи чойхурий собун ҳамроҳ карда, ба растаниҳо мепошанд.

Хокистари тамоку бар зидди ширинча.

Барои тайёр кардани ин маҳлул 1 кг хокистари тамокуро гирифта ба 10 литр об ҳал меқунанд. Маҳлул бояд ду-се рӯз такшин шавад. Сипас, онро бо дока полонда, пеш аз пошидан маҳлулро бо 30 литр об ва камеे собун (4 грамм ба 1 литр об) барои часпиш омехта меқунанд.

Қаламбури сурхи тез бар зидди ҳашароти заرارрасон.

Барои тайёр кардани ин маҳлул ба 0,5 литр арак (шароб) 30 грамм қаламбури сурхи тези кӯфтаро якҷоя карда, ба муддати 1 рӯз нигоҳ медоранд. Пеш аз истифодабарӣ ба 1 литр об 1-2 қошуқча маҳлули тайёршударо бо 4-грамм собун ҳамроҳ карда ба растаниҳо мепошанд.

ҚИСМИ 2

Усулҳои мубориза бар зидди касалӣ ва ҳашаротҳои зааррасони зироатҳои сабзавотӣ ва полезӣ

Сабзавоткорӣ соҳаи баландтахассусёфта буда, самтҳои чудогонаи онро сабзавотпарварӣ дар майдони кушод ва пӯшида (гармхонаҳо), полезкорӣ, ҳамчунин тухмипарварии зироатҳои сабзавотию полезӣ ташкил мекунанд. Зироатҳои сабзавотӣ ва полезӣ, аз намуд, шакл, навъҳои зиёд ва узвҳои физоии гуногуну бешуморе иборат мебошанд. Барои физо дар шакли хом, бирён ё консервакардашуда истеъмол шуда, бо ин сифаташон аз зироатҳои ғалладонагӣ, ки бо мақсади гирифтани дон парвариш гашта, асосан дар шаклҳои коркардшуда истеъмол мегарданд, фарқ мекунанд. Парвариши зироатҳои сабзавотӣ нисбатан заҳматталаб буда, дар қаторҳо кишт карда мешаванд. Харочоти меҳнат барои парвариши онҳо барои 1 га 45 маротиба аз харочот барои парвариши зироатҳои ғалладонагӣ ва 15 маротиба нисбат ба парвариши картошка зиёд мебошад.

Дар шароити гармхонаҳо кӯчат ва сабзавоти ғайримавсимӣ парвариш карда мешавад. Зироатҳои сабзавотӣ маҳсулоти физоии зарурӣ ба ҳисоб мераванд, ки фаъолияти мӯътадили ҳаётии организими инсонро таъмин менамояд.

Физои комилан арзишноки аҳолии мамлакат буда бе мавҷудияти намуду навъҳои сабзавот дар вояи ҳӯрокӣ, ки ба муддати дароз дар майдони кушод ва бо фарорасии давраи хунуқӣ дар гармхонаҳо парвариш намудан мумкин аст, тасаввур кардан душвор аст.

Касалӣ ва ҳашаротҳои зааррасони пиёз

Гардзани қалбакӣ (Переноспориоз) Яке аз касалиҳои хавхонктарин буда аз ҳама бештар ба кишти пиёз зарари калон расонида, ҳосили онро қариб, ки ба пурраги несту нобуд мекунад. Ин касалии замбуруғи буда дар паст будани ҳарорати ҳаво ва аз ҳад зиёди намӣ ва боронгари давомнок зуд афзоиш мукунад.



Ангезандай он *Peronosporadestructor*. Тавасути пиёзак ва бокимондаҳои растани паҳн мешавад. Дар барг, ниҳолҳо ва гулҳои пиёзи тухмӣ додги равғани хокистаранг ва гарди ғафси бунафши хокистарӣ намоён мегардад. Узвҳои осебдида зард ва хушк гардида растаниҳо нобуд мешаванд.

Чораҳои мубориза:

1. Чори кардани системаи киштгардон дар парвариши пиёз.

2.Истифода бурдани фунгидсидҳо ба монанди Арсерид, Ридомил Голд – МЦ дар 10-л об 25 грамм аз ин фунгидсидҳо истифода мешавад, инчунин дар давраи нашъунамо Моеъи Бордосии 1%-ро низ истифода мебаранд. Барои он, ки таъсири онҳо хубтар шавад дар вақти истифода ба он 40 грамм собуни чомашӯй ҳамроҳ кардан лозим аст, чунки аз барги пиёз маҳлул зуд ба замин мерезад ва собун онро ба баргҳо мечаспонад ва фоидаи истифодабарии ин заҳрхимиқатҳо зиёд мешавад. Ин амалро дар давраи наъшунамои пиёз 4 -5 маротиба гузарононидан лозим аст.



Ҳашаротҳои зараррасони пиёз

Трипсии тамоку (Thripstabaci), як намуд ҳашароти хавфноки пиёз мебошад. Дарозии баданаш тақрибан 1 мм. Рангаш зардча, болаш борик, қонотҳояш шилшиладор, кирминааш бебол аст. Тухмаш лӯбиёшакл, сафедча (дарозиаш 0,21-0,25 мм) . Тақрибан ба 400 намуди растаний (аз ҷумла пахта, юнучқа, бодиринг, қаду, ҳарбуза, пиёз, картошқа, қарам, помидор) зарар мерасонад. Дар шароити Тоҷикистон (дар давоми тобистон) трипси тамоку 10 маротиба насл медиҳад. Трипси тамоку ва кирминаи он шираи растаниҳоро ҷабида онро нобуд мегардонанд.

Дар натиҷа ҳосили зироат кам ва сифати он паст мешавад. Трипси тамоку паҳнкунандай бисёр қасалиҳои вирусӣ мебошад. Он дар қиши пиёз дар моҳи март пайдо шуда, то охири давраи нашъунамо зарар мерасонад.

Чораҳои мубориза:

Барои нест кардани трипси тамоку аз пестисидҳо, ба монанди Нурелл-Д, Десис, БИ-58 Нав, бо меъёри 15-25 мл дар 10л об истифода мебаранд.

Бояд қайд кард, ки дар парвариши пиёзи бехӣ ва тухмӣ пестисидҳои Нурелл-Д, Десис ва БИ-58 –ро бо фунгицидҳои Арсерид, Ридомил –Голд-ва Даконил якҷоя истифода бурдан лозим аст, онҳо бо ҳам хуб омехта шуда, ба муқобили қасалиҳои зараррасонҳо натиҷаи дилҳоҳ медиҳанд.

Магаси пиёз - Ин намуди ҳашарот асосан ба барг ва бехи пиёз зарар мерасонад. Магас он қадар калон набуда, дарозиаш 1,5 -2,0 мм. Тухмаш хело хурд, рангаш сафед мебошад, дарозиаш 0,3 -0,4 мм. Кирминааш сафед, дарозиаш 7 -8 мм. Дар саҳро зери растаниҳодар шакли зоча зимистонро мегузаронад. Парвози магасҳо аз моҳи апрел сар шуда то охири май ва июн давом мекунад. Онҳо барги пиёзро хурда ва аз худ ба монанди ҳати сафед нишона мегузоранд. Кирминаи он ба доҳили барг ва бехи пиёз даромада сифати молии онро паст мекунад.



Чораҳои мубориза: Барои несту нобуд кардани магаси пиёз аз пестисидҳои ба монанди Нурелл-Д, 15 мл дар 10л/об. Суми-Алфа, 10 мл дар 10 л/об, БИ-58 Нав бо меъёри 15-25 мл дар 10л/об, истифода мебаранд.

КАСАЛИҲОИ БОДИРИНГ

Бодиринг дар давраи наъшунамояш ба касалиҳои гуногун, ба монанди Антракноз, Бактериоз, Гардзаний қалбакӣ (Переноспориоз) гирифтор мешавад.

Антракноз – Касалии занбурӯғӣ мебошад. Дар барги растаниҳои касал, доғҳои гирди зардчатоб ва ё ҳаҷвагӣ пайдо мегарданд, ки ҳангоми ҳавои намнок ба ранги гулобӣ пӯшида мешаванд.



Дар навда, поя ва ҳосили растаний низ чунин доғҳои гулобӣ пайдо мешаванд, лекин ба шакли ярачаҳо. Ҳосил лаззат ва хусусияти ғизоии ҳудро гум карда, зуд вайрон мешавад. Инфексия ба воситаи тухмӣ ва боқимондаҳои ҳосили ғундоштанашуда мегузарad. Аломатҳо – антракноз дар кӯчатҳо, баргҳо, қаламчаҳо, поя ва меваҳои бодиринг яраҳоро ба вуҷуд меорад. Дар баргҳои бодиринг аввал, дар наздикии рагҳо, яраҳои хокистарранг пайдо мешаванд, онҳо дурушти гирд буда, ҳудудашон метавонад бештар аз 1 см диаметр дошта бошад. Дар қаламчаҳо ва пояҳо, яраҳо майда буда, баъд мавзеъҳои сухташуда пайдо мешаванд. Дар мева, яраҳо гирд мебошанд, аввал инкишоф меёбанд, вакте, ки пухтани мева оғоз мешавад васеъ шуда, андозаашон калон мегардад. Дар ҳавои намнок ин яраҳо сиёҳ мешаванд ва бо спораҳои гулобӣ пушонида мешаванд.

Бактериоз – касалии бактериологӣ мебошад. Ин касалӣ ҳангоми ҳавои намнок ва гарм аз давраи сабзиши растаний пайдо шуда, тухмпалла, барг, гул ва ҳосили онро нобуд месозад. Дар баргҳо ва канораҳои рагҳои барг доғҳо пайдо мешаванд.

Бо инкишофи касалӣ доғҳо хушк гашта, ранги бӯри зангзадаро ба ҳуд мегиранд. Дертар қисмҳои хушкшуда рехта, дар баргҳо сурохӣ пайдо мешаванд. Дар навдаҳо, ғурра ва ҳосил доғҳои хурди обдор пайдо мешаванд, ки баъд хушкшуда, шакли заҳмчаҳои чуқурро мегиранд. Инфексия ба воситаи тухмӣ ва боқимондаҳои ҳосили ҷамъоваридашуда мегузарad.



Пажмурдашавии фузариозӣ ё пӯсиши реша - касалии занбуруғӣ буда бештар майсаҳо ва растаниҳои калон осеб мебинанд.



Занбуруғ аз замин ба растаний ба воситаи мӯяқҳои реша ворид гардида, дар рагҳои растаний ҷой мегирад ва онҳоро маҳкам карда, ба заҳролудшавии растаний оварда мерасонад. Дар натиҷа майсаҳо ва тухмпаллаҳо пажмурда шуда, бехи поя ва реша мепӯсад. Дар растаниҳо бошад баргҳо ва нӯги навдаҳо зардшуҳда, мепӯсанд. Реша ва поя сиёҳ гашта қабати болоии решаро занбуруғӣ сафед ё гулобиранг фаро мегирад.

Гардзани (Мучнистая роса) - Ин касалии замбуруғӣ буда, ба ҳама зироатҳо зарар мерасонад . Ҳусусан зарари калонро дар вақти боду ҳавои намноку гарм мерасонад. Касалий асосан бештар дар баргҳо дар намуди доғҳои на он қадар калони ордмонанд пайдо мешавад.



Онҳо тез калон шуда тамоми масоҳати баргҳоро мегиранд, ва дар натиҷа барг хушк шуда нобуд мешаванд.

Чораҳои зарурӣ ба муқобили касалиҳои бодиинг:

- ✓ Чорӣ кардани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю пояи боқимондаи растаниҳо
- ✓ Безарар кардани тухми пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка $KMnO_4$ -1%, ТМТД- 4 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафода бурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60 , бо маҳлули 0,2%, (20 гр, дар 10л об).

ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОНИ БОДИИНГ

Ширинҷаи полезӣ – дар алафҳои бегона ва боқимондаҳои баъд аз гунучини ҳосил, зимистонро мегузаронанд.



Аввали баҳор онҳо бедор шуда, дар алафҳои бегона тудай ширинчаро ба вучуд оварда, афзоиш меёбанд. Тобистон ширинчаҳои қанотдор пайдо мешаванд. Онҳо асосан шираи растаниро мемаканд. Дар натиҷа навда, гул, ғурра ва қабати поёни баргҳо шакли худро гум карда, хушк мешаванд. Тирамоҳ ширинчаҳо боз ба алафҳои бегона мегузарад ва зимистонро мегузаронад. Дар як мавсим то 14 насли ширинча инкишоф меёбад.

Магаси тухмӣ – хокистарранг буда, на он қадар калон аст. Зааровар



на худи магас, балки кирмакҳояш мебошанд. Зочаҳояш зимистонро дар қабати хок мегузаронанд. Баҳор парвози магасҳо ба оғози гулкунии сафедорон рост меояд. Магаси модина дар зери хок тухм мегузорад. Вай бештар заминҳои намноку порудори на он қадар хуб киштшударо интихоб менамояд. Баъд аз 20 рӯз кирмакҳо ба вучуд меоянд. Кирмак майсаи бодирингро сӯроҳ карда, ба воситаи тухмӣ ба даруни пояи растаний ворид мегардад ва растаниро нобуд месозад. Баъди анҷоми физогириаш ба шакли зоча мубаддал гашта, ба замин медарояд. Баъди 12 – 16 рӯз насли дигари магасҳо ба парвоз меоянд. Дар муддати як сол шумораи насли магасҳо ба 4 мерасад.

Канаи тортанакмонанд- ҳашароти хурд буда, баданаш ба сар, қафаси сина ва шикам ҷудо нашудааст, танҳо ҷаҳор ҷуфт по дошта, рангаш сабзи зардчатоб аст.



Канаҳои модина дар байни пасмондаҳои растаниҳо, дар зери замин, дар доҳили бурё ва гармхонаҳо зимистонро мегузаронанд. Баъд онҳо ба зироатҳо, ба қабати поёни баргҳо гузашта тухм мегузоранд. Баъд аз 5 – 7 рӯз аз тухмҳо кирмакҳо пайдо мешаванд. Баъди гирифтани гизо онҳо ба зочаҳо мубаддал гашта, сипас ба канаҳои калон табдил меёбанд. Дар давоми сол аз 12 то 15 насл медиҳад.

ЧОРАҲОИ ЗАРУҶӢ БАР ЗИДИ ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОНӢ БОДИРИНГ

Чораҳои асосии мубориза бар зидди қасалию зааррасонҳои бодиринг ин киштгардон ва истифода бурдани заҳрҳои кимиёвӣ ба монанди Купрозан, Арсерид, Ридомил, Даконил, Олтингугирд ва гайра мебошад.

Меъёри истифодабарии онҳо аз рӯи маҳлули 0,2- 0,3% (20-30 грамм хокай он дар 10 л об) . Аз ҳашаротҳо ба ниҳолҳои бодиринг тортанаккана, трипс ва шира зарари калон мерасонад, бар зиди ин ҳашаротҳо пестицидҳои Антио, БИ-58 -Нав, Нурелл-Д -ро истифода бурдан лозим аст, аз руи маҳлули (20 –30 мл дар 10 литр об).

КАСАЛИҲОИ ПОМИДОР. Помидор аз касалиҳои гуногун ба монандифитофториоз, макроспориоз, холдории хокистарранг (бурая пятнистост), касалиҳои вирусий ба монанди столбур, мазайка, қарасон (стрик) гирифтор мешавад.

Фитофтороз (пӯсиши сиёҳ). Ин касалии занбурӯғӣ буда, ба мева, барг ва танаи ниҳолҳо заарар мерасонад. Ин касалӣ дар боришот ва паст фаромадани ҳарорати ҳаво, инчунин зиёд шудани намӣ авҷ мегирад.



Аввал дар қисми поёни баргҳо доғҳои хурди сафедтоб пайдо мешавад. Баъд ин доғҳо, ранги сафедчатобро ба худ ба пуррагӣ мегиранд. Ҳангоми хуручи ин касалӣ ниҳоли помидор хушк ва нобуд мешавад. Дар танаи ниҳол, доғҳои сиёҳча пайдо шуда, баъд мулоим гашта, мепӯсанд.

Чораҳои мубориза:

- ✓ Бо роҳ мондани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю пояи растаниҳои касал;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка $KMnO_4$ -1%, ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафода бурдани Фунгитсиди Ридомил- Голд МЦ-60, бо меъёри (20 гр, дар 10л об).

Сияҳпоя. (Черная ножка). Ин касалӣ асосан ниҳолҳои ҷавонро нобуд месозад. Беху пояи растаний тунук шуда, мепӯсад. Ин касалии занбуруғӣ асосан, дар хок ва боқимондаҳои растаниҳо, ба воситаи тухмӣ паҳн мегардад.



Барои нест кардани ин касалӣ чунин чораҳоро гузаронидан зарур аст;

- ✓ Ба роҳ мондани системаи киштгардон;
- ✓ Нест ва нобуд кардани танаю поии растаниҳои касал;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка KMnO_4 -1%), ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафодаи Фунгициди Ридомил - Голд МЦ-60, бо меъёри (20 гр, дар 10л об);

Пажмурдашавии фузариозӣ (вилт). Ин касалии бениҳоят хвфнок буда ангезандааш фузариум мебошад. Ин занбуруғ асосан дар хок зиндагӣ карда, аз хок ба воситаи реша ба рагҳои растаниӣ дохил мегардад.



Дар ин маврид реша ва рагҳои ғизогузар маҳкам шуда, роҳи дохилшавии моддаҳои ғизоиро аз реша ба растаниӣ манъ мекунад ва боиси хушку нобуд шудани растани помидор мегардад.

Касалии пӯсиши нӯги болои меваи помидор. Ин намуди касалӣ қарib, ки дар ҳама мавзеи кишти помидор ба назар мерасад. Нишонаи пайдоиши ин касалӣ дар нуғи (болои) меваи помидор пайдошавии доғи ҷигарӣ, ин боиси аввал саҳт шудан ва байд мулоим шудани меваи помидор мегардад, доғҳо бо парда пушида мебошанд. Касалии пӯсиши нӯги помидор дар сурати тез тағиیر ёфтани намии ҳаво ва нами замин, инчунин дар сурати аз меъёри зиёд додани нуриҳои азотӣ, авҷ мегирад.

Чораҳои мубориза:

- ✓ Киштгардон, помидор дар як замин байди 3 соли парвариш шинонда шавад;
- ✓ Нест ва нобуд кардани боқимондаи растаниҳои касал аз замин;
- ✓ Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка KMnO_4 -1%, ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ);
- ✓ Истидафода бурдани Фунгициди Ридомил-Голд МЦ-60, (20 гр, дар 10л об).

Касалиҳои физиологӣ. Нишонаҳои касалиҳои физиологии помидор ба нишонаҳои касалиҳои ангезандаашон вирус, занбуруғ ва бактериявӣ, хеле монанданд.



Фарқ кардани нишонаҳо чӣ ба дехқонон, чӣ ба мутахассисон хеле душвор аст. Сабаби пайдоиши касалиҳои физиологӣ ин ба растаниҳо нарасидани нитроген, фосфор, калий, микроэлементҳо ва об мебошад. Ҳангоми норасоии моддаҳои ғизӣ растаниӣ аз сабзиш боз монда, ҳосил шаклашро гум меқунад. Касалиҳои физиологӣ бештар дар шароити риоя накардани қоидаҳои агротехникий пайдо мешаванд.

Мозайка (қошинкорӣ) - Касалиҳои вирусӣ томоми зироатҳоро нобуд месозанд. Усули табобати онҳо вучуд надорад. Паҳнкунандай асосӣ вирус – ширинча, трипси тамоку, тортанаккана ва дигар ҳашаротҳо мебошанд. Дар сурати мавҷуд будани инфексия, метавонад ба воситаи олотҳои корӣ ё сару либосе, ки ба растаниҳои сироятшуда алоқа доштанд гузарад. Дар баргҳо ранги ало ба назар мерасад.



Қисмҳои сабзи барг ба сабзи равшан мубадал мешаванд. Мозайика (қошинкорӣ) бештар дар баргҳои ҷавон ба назар мерасад. Меваҳои касал ярачаҳои сиёҳчатоби шакли номуайянро пайдо меқунанд ва ё ранги қошинкориашон (мозайка) иваз шуда меистад. Агар кишт барвақтар гузаронида шавад, инчунин кишти бекӯчати зироат гузаронида шавад, растаниҳои помидор камтар ба ин касалӣ гирифтор мешаванд.

ҲАШАРОТҲОИ ЗАРАРРАСОНИ ПОМИДОР

Куяи помидор – Томатная моль (*Tuta absoluta*). Ба оилаи Gelechiidae (выемчатокрылых) мансуб мебошад. Ба тамоми оилаи авранҷгулҳо, чи дар гармхона ва чи дар заминҳои кушод зарари бениҳоят калон мерасонад. Помидор зироати дустдоштааш мебошад, ҳосили помидорро ба пурагӣ несту нобуд меқунад. Дар растаниҳои калони помидор бошад аз даруни пластинкаи барг ғизо гирифта қабати болоии баргро зарар намерасонад ва онро ҳамчун пардаи муҳофизатӣ истифода мебарад. Гулҳо ва нӯги муғчаҳоро ҳӯрда нест меқунад. Ҳосили помидорро ҳам ҳом ва ҳам пухтагиашро аз дарун хурда нобуд меқунад. Зарари расонидай куяи помидор бештар ба зарари малахҳои мароканӣ шабоҳат медиҳанд. Ба оилаи авранҷгулҳо аз рӯзи кишт то ҷамъоварии ҳосил зарар мерасонад. Куяи помидор ментавонад дар ҳама шароит тамоми фасли сол зиндаги кунад, насл дихад ва ба шароити муҳити зист ба зудӣ мутобиқ шавад. Паҳншавии ин зараррасон дар қитъаи Аврупо соли 2006 ба қайд гирфта шудааст, айни ҳол дар тамоми дунё ба назар мерасад.



Бо суръати бениҳоят баланд афзоиш мекунад. Ҳарорати номусоид барои афзоиши ин заرارрасон $+9^{\circ}$ мебошад, дар ҳарорати $+25 - 30^{\circ}$ дар як сол метавонад то 10- 12 насл дихад. Модинааш аз 250 то 300 дона тухм мекунад. Тухмо дар қисми болоии растани дар таги баргҳо мегузорад. Баъди 4 – 6 рӯз аз тухмҳо кирминаҳо пайдо мешаванд. Кирминаҳо 10 -12 рӯз умр мебинанд, баъд дар хок, танаи растани, ҳосил ё хок ба зоча мубадал мешаванд. Зимистонро метавонад дар шакли тухм, кирмина, зоча ё гузаронад.

Тухми куяи помидор бениҳоят майда буда, ранги зард дорад, дарозиаш $0,3 - 0,5$ мм мебошад. Кирминааш ҳангоми аз тухм баромадан ранги сабз дорад баъд рангаш сурхатоб мегардад. Дарозии кирминаи болиф то 9 мм мешавад. Кирминаи куяи помидор метавонад дар тамоми узвҳои растани помидор зиндаги кунад. Дарозии зочааш ба 6 мм мерасад. Шапалакаш ранги бӯри нуқрагин дошта дар қанотҳои пешаш доғҳои сиёҳ дорад, дарозии баданаш 6 – 7 мм буда, дарозии қанотҳояш ҳангоми парвоз ба 10 – 12 мм баробаранд.

Мубориза бар зидди куяи помидор хело душвор буда, ягона чораи самарабахш ин риояи қоидаҳои агротехникий: коркарди саривақтии хок, киштгардон, мубориза бар зидди алафҳои бегона бахусус аз оилаи авранҷгулҳо, сари вақт истифодаи заҳрхимиқатҳо. Дар гармхонаҳо ҳамасола бояд корҳои безарааргардонӣ (дезинфексия) гузаронида шавад, аз гармхонаҳо дур кардани бοқимондаи растаниҳо ва ҳосили заардида. Бо сеткаҳои маскитӣ пӯшонидани ҷойҳои ҳаводаро, дуқабата кардани дари даромадгоҳ.

Самараи усулҳои кимёй бо назардошли ҳусусияти афзоиши куяи помидор хело маҳдуданд. Тез ба заҳрдоруҳо устуворият пайдо мекунад. Аз сабаби ҳаёти пӯшида доштанаш (скрытый образ жизни), ба муқобили куяи помидор заҳрҳои таъсири системавидоштаро бояд истифода бурд.

Заҳрхимиқатҳое, ки ба муқобили куяи помидор истифода бурда мешаванд: Матч (овецид), Актелик, Кораген, Актара (ҳусусияти фумигатсионӣ доранд), Фуфанон ва Вертиmek APT.


Канаи тортанакмонанд - Ҳавои хушку гарм боиси афзудани каноҳо мегардад. Канаҳои модина зимистонро дар боқимондаи растаниҳо мегузаронанд. Ҳангоми саршавии мавсим онҳо тухм гузошта, дар шароити мусоид, дар муддати як ҳафта ба ҳашароти калон мубаддал мегарданд, ки асосан дар қабати поёни барг ҷой гирифта ва баргро бо торҳо мепечонанд. Яке аз нишонаҳои аввалини сирояти каноҳо дар сафед шудани қисмҳои поёни баргҳо ва баъд ранги хокистарӣ гирифтани нобуд шудани онҳост. Ба воситаи каноҳо зарар дидани

растанихоро сари вақт муайян кардан хеле душвор аст, бинобар он мубориза низ бар зидди онҳо душвортар мегардад. Бар зидди ин ҳашарот истифодаи олтингӯирди хокай зард ва ё хокай дар об ҳалшавандай олтингӯирд самараи хуб медиҳад (15-30 кг дар 1 га).

Ширинча - Ин ҳашаротҳо шираи растанихоро мемаканд. Онҳоро метавон дар қабати поёни баргҳо ва нуғи навдаҳо пайдо кард. Ширинча паҳнкунандаи касалиҳои вирусӣ ба шумор меравад.



Кирми тирамоҳӣ. (Озимая совка)- Кирми тирамоҳӣ ба ниҳолҳои дар замин шинонидашуда зарари калон мерасонад.



Онҳо пояи растанихоро дар радифи замин бурида, баргҳо ва гулҳои онро нобуд мекунад. Кирми тирамоҳӣ асосан шабона решаҳои помидорро меҳояд.

Кирми ғӯза (Хлопковая совка). Кирми ғӯза ба дохили мева даромада, онро хурда нобуд мекунад. Танҳо як дона кирми он метавонад то ба 22 меваи помидор зарар орад. Шапалакҳо шабона тухм мегузоранд, як модинаи он метавонад то 2000 тухм гузорад.



Вобаста ба ҳарорати ҳаво кирмакҳо баъд аз 3-5 рӯз пайдо мегарданд. То ба дохили мева даромаданашон онҳо баргҳои нав пайда шударо хурда баъд дохили мева медароянд.

Чораҳои мубориза бар зиди ҳашаротҳои заرارрасони помидор.

Бар зидди тортанакана, кирми тирамоҳӣ, кирми ғуза ва ширинчаҳо - маҳлули 0,2%-зай Нурелл-Д, Децис, Би-58 Нав, (20 мл дар 10л об)-ро истифода мебаранд.

Бар зидди кирми тирамоҳӣ тайёр кардан ва пошидани приманка (дар 10 кг кунҷора 100 гр арсенати калий ва 0,3 л равғани пахта) -ро, бо плёнкаи полиэтиленӣ ё брезент пушонида, дар муддати 1-2 соат болояшро маҳқам мекунанд, баъд ба замин мепошанд.

КАСАЛӢ ВА ҲАШАРӨТҲОИ ЗАРРАРРАСОНИ САБЗӢ

Касалиҳои асосии сабзӣ-Пӯсиши сиёҳ (альтернариоз), Пӯсиши хушк (фомоз), Пӯсиши реша (ризоктониоз), бактериоз, пӯсиши сафеди меваҳо.



Касалии пӯсиши сиёҳ (Альтернариоз) Касалии замбуруғӣ буда, ниҳолҳои сабзиро асосан дар давраи нашъунамояшон зарар медиҳад. Дар давраи зиёд будани намнокии ҳаво афзоиши касалӣ хело зиёд мешавад. Касалӣ аввал дар баргҳо пайдо шуда, онҳо хушк карда, баъд инфексия ба бехмева дохил гашта, онро дар оянда мепӯсонад. Дар вақти нигоҳдорӣ дар анборҳо ин касалӣ пӯсиши хушки бехмеваҳоро ба вучуд меоварад. Дар болои бехмеваҳо доғҳои чигарӣ ва хокистаранг пайдо мешавад ва онҳо хушкида бехмеваро нобуд мекунанд.

Касалии пӯсиши хушк (Фомоз) - ангезандааш замбуруғӣ чинси



Phoma мебошад. Дар натиҷаи ба ин намуди касалӣ гирифттор шудани сабзӣ, бехмевааш пӯсида дар танааш доғҳои хокистарӣ пайдо мешавад. Манбаи асосии ангезанда, боқимондаҳои растаниҳо ва тухмии сироятшуда мебошад. Дар вақти нигоҳдорӣ сабзӣ дар анборхона низ он афзоиши зиёд меёбад.

Касалии пӯсиши сафед- Як намуди касалии растаниҳо буда ангезандааш замбуруғ мебошад. Дар натиҷаи ба ин намуди касалӣ гирифттор шудани сабзӣ, бехмевааш мулоим шуда бо пардаи хокистарӣ пушонда шуда дар қисмҳои гуногуни бехмева доғҳои хокистарранг пайдо мешавад ва онҳо охиста-оҳиста бадоғҳои сафед мубаддал мегарданд ва натиҷа бехмева пӯсида нобуд мешавад. Манбаи асосии ангезанда, боқимондаҳои растаниҳо ва тухмии сирояёфта мебошад. Дар вақти нигоҳдории сабзӣ дар анборхона ҳам ин касалӣ афзоиши зиёд меёбад.

Чораҳои мубориза;

Чорӣ кардани системаи киштгардон дар парвариши сабзӣ.

Нест кардани боқимондаҳои растаниҳои касал.

Дезинфексия кардани анборҳо барои нигоҳдории сабзӣ.

Истифода бурдани фунгицидҳо ба монанди Арсерид, Ридомил Голд . Дар 10 л об 20-30 грамми ин заҳрхимикатҳоро истифода бурдан лозим аст.

Ҳашаротҳои заرارасони сабзӣ

Ба киштзори сабзӣ асосан ҳашароҳои заرارрасон ба монанди пашай сабзӣ, мӯри сабзӣ, симкирмҳо ва шира зарари калон мерасонад.

Пашаи сабзӣ- Яке аз ҳашаротҳои асосии заرارрасони сабзӣ ба ҳисоб меравад. Пайдошавии он аз моҳи апрел сар карда то моҳҳои октябрь-




ноябр давом мекунад. Аз ҳад зиёд гарм шудани ҳаво ва зиёд шудани намӣ ба афзоиш ёфтани пашаи сабзӣ мусоидат мекунад. Зарари асосиро кирминаи паша ба бехмеваи сабзӣ мерасонад. Давраи тухммонии паша қарib 50 рӯзро дар бар мегирад.

Паша дар наздикии меваи сабзӣ дар замини нам тухм мегузорад, баъди 5 -7 рӯз аз тухм кирминаҳо баромада ба дохили сабзӣ даромада 15-20 рӯз онро хӯрда, сифати молии онро пас ва ҳосилро нобуд мекунанд.

Чораҳои мубориза:

Барои несту нобуд кардани пашаи сабзӣбояд аз пестисидҳо истифода бурдан лозим аст, ба монанди маҳлули Нурелл-Д, Десис, БИ-58 –и Нав аз руй меъёри 20мл дар 10л об.



Симкирмҳо (Проволочник)- Яке аз заرارрасони ҳавфноки сабзӣ ба ҳисоб рафта меваи онро суроҳ карда сифати молии онро паст мекунад. Симкирмҳо асосан дар дохили хок зиндагӣ карда, ба зироатҳо зарар мерасонанд. Аз ҳама бештар кирмина зарар мерасонад. Бадани онҳо дароз, саҳт ва се ҷуфти пои хурд дошта, дарозиаш 10 -25 мм, рангаш зард ё сафеди чигарӣ мебошад.

Чораҳои мубориза:

70-80 кг кунчора бо 10 мл препарати Толстар омехта карда ба 5 л об ҳамтроҳ карда ба замин пошида таги хок мекунанд.

Касалий ва ҳашаротҳои заرارрасони карам

Дар давраи наъшунамои худ карам ба касалиҳои гуногуни замбуруғӣ, ба монанди: Гардзани қалбаки, Пусиши хушк, Сиёҳ поча, Кила, Фузариоз, Альтернариоз, Фомоз, Пусиши реша(Ризоктониоз) ва касалиҳои бактерияви – Бактериоз дучор шуда, боиси кам ва нест шудани ҳосили он мегардад.



Гардзаний қалбакӣ (Ложная мучнистая роса). Касалии замбуруғӣ буда, дар ҳама минтақаҳо паҳн гардидааст. Асосан ба ниҳол ва ба растаниҳо заар мөрасонад. Дар баргҳо нав пайдо шудаи ниҳолҳои карам доғҳои зардчатоби паҳншаванд пайдо мешавад. Дар қисми поёни баргҳо доғҳо ба мағораки сафед пушонда мешавад.

Оҳиста-оҳиста доғҳо дар баргҳо калон шуда, баргҳо зард ва нобуд мешаванд. Ниҳолҳо аз нашъунамо мемонанд. Дар ҳавои намнок дар қисми поёни баргҳо доғҳои сурхӣ зардчатоб пайдо мешавад. Инкишофи касалӣ дар вақти нигоҳдории каллакарамҳо низ бо сурат давом меқунад.

Дар ниҳолҳо поя, барг, каллакарами навбунёд гирифтори ин касалӣ шуда, дар онҳо доғҳои сиёҳи пӯстдор пайдо мешаванд. Касалӣ ба воситаи тухмӣ паҳн мешавад. Манбаи паҳншавии касалӣ метавонад каллакарамҳои соли пешин ва боқимондаҳои растаниҳои карам дар сахро шавад.

Роҳҳои мубориза:

Барои нест кардани ин касалӣ чунин чораҳоро гузаронидан зарур аст; Нигоҳбини хуби ниҳолҳо дар ниҳолхонаҳо, зичии мутадилини ниҳолҳо, додани нуриҳои маъданӣ, обдиҳии ками ниҳолҳо, шамолрас кардани ниҳолҳо.

Безарарагардондани тухмӣ бо роҳи гармкунӣ дар оби гарм (+48- 50° С) дар мудати 20 дақиқа ва хунуккунӣ дар оби хунук(2 -3 дақика) ва хушконидани тухмӣ.

Нест ва нобуд кардани танаю пояи боқимондаи растаниҳо аз замин; Безарар кардани тухмӣ пеш аз кишт (истифодаи Маргансовка KMnO₄ - 1%), ТМТД- 6-8 грамм дар 1кг тухмӣ); Истидафодаи Фунгициди Ридомил - Голд МЦ-, (25 гр, дар 10л об);

Пусипи хушк (Сухая гниль). Касалии замбуруғӣ буда, ба ниҳоли карамро заар мөрасонад, асосан ба ниҳол таъсири саҳт расонда решай онро хушконида нобуд меқунад, ба каллакарамҳои нав пайдошуда низ таъсир расонида сифати молиашонро паст карда, дар натиҷа онҳоро нобуд меқунад.



Роҳҳои мубориза:

Ба монанди чораҳои мубориза бар зидди касалии гардзаний қалбакии қарам.

Пусиши сиёҳи реша (Черная ножка) – Яке аз касалиҳои ҳавфноки замбӯрғӣ буда ба ҳамма навъҳои қарам, бодиринг ва дигар зироатҳо зарар мерасонад.



Касалӣ асосан дар гармхонаҳо, ниҳолхонаҳо ва парникҳо дар вақти парвариши ниҳол афзоиш меёбад. Бангезандай касалӣ асосан ба қисми поёни ниҳол ба решай он осеб мерасонад. Дар натиҷа қисми болои решаша сиёҳ гашта, решаша борик шуда, мепусад. Ба зиёд инкишоф ёфтани ин касалӣ, намии аз ҳад зиёд, ниҳоят аз шумораи зиёди ниҳолҳо дар ниҳолхонаҳо (зичии аз ҳад зиёд) ва шамолнадодани гармхонаҳо мебошад. Ангезандай касалӣ ба воситаи хок паҳн мешавад.

Роҳҳои мубориза:


Ба монанди чораҳои мубориза бар зидди касалии гардзаний қалбакии қарам.

Гуррии қарам (Кила капусты)-Бараегезандай ин касалӣ замбуруғ мебошад. Ин замбуруғ асосан ба решай қарам зарари ҷидӣ мерасонад. Дар решашои қарам ғурриҳои ҳархела пайдо мешавад.



Дар натиҷа решай қарам зарар мебинад ва ҳосил намебандад. Касалӣ бо роҳи зооспораҳои беранг, нокмонанд дар ҳуҷайраҳои растани тарақи мекунад. Аз як зооспора ҷандин зооспораҳои хурд тавлид меёбад. Ин зооспораҳо дар таркиби хок аз 4 то 6 сол зиста метавонад.

Ҳашаротҳои зарасони қарам



Ширинаи қарам. Ин ҳашарот широи растаниҳоро мемаканд. Онҳоро метавон дар қабати поёни баргҳо ва нуғи навдаҳо пайдо кард. Ширина пахнкунандай касалиҳои вирусиӣ ба шумор меравад. Дароиаш 2,0 -3,0 мм. Ширинаи

модинаи бебол ранги бури хокистартоб, муйлаб, пой ва хартуми сиёҳ дорад. Тани ширинчай болдор нисбатан бориктар аст. Ширинча зинда зой буда, дар давоми сол 15 маротиба насл медиҳад. Он шираи карамро макида, сабзиши онро боз медорад.

Чораҳои муброиза:

Барои несту нобуд кардани ширинчай қарам пестисидҳои, Моспилан, Конфидор, Каратэ-ро аз рӯй меъёри 10-20 мл дар 10л об истифода бурдан лозим аст.

Кирми қарам – Як намуд шапараки, қарамхур буда дарозиаш то 5 мм,



рангаш сабз ё бӯр аст. Паҳноии болҳои қушодаи шапалаки он то 50мм; боли пешаш бӯри раҳу холдор ва ранги болҳои қафо нисбатан паст. Дар давоми сол 3 маротиба насл медиҳад. Дар пушти барги қарам туда – туда тухм мегизорад. Кирминаи он асосан барги қарамро меҳурад, вале ба тамоку, офтобпараст, лаблабу, нахуд, пиёз ва дигар зироатҳо низ зарар мерасонад. Зимиstonро зочаи он дар хок мегузаронад ва моҳҳои март -апрель ба шапалак мубадал мегардад.

Роҳҳои мубориза:

Шудгори чуқури замин дар тирамоҳу бо яхобмони дар фасли сармо. Барои несту нобуд кардани кирм аз пестисидҳои зерин истифода бурдан лозим аст: Моспилан, Конфидор, Нурелл-Д, Нав, аз рӯй меъёри 10-20 мл дар 10л об.



Трипсии тамоку (Thripstabaci), Дарозии баданаш тақрибан. 1 мм. Рангаш зардча, болаш борик, қонотҳояш шилшиладор; кирминааш бебол аст. Тухмаш лӯбиёшакл, сафедча (дарозиаш 0,21-0,25мм). Трипси тамоку дар тамоми ҷаҳон дучор меояд.

Тақрибан ба 400 намуди растани (аз ҷумла пахта, юнучқа, бодиинг, қаду, ҳарбуза, пиёз, картошқа, қарам, помидор) зарар мерасонад. Дар шароити Тоҷикистон (дар тӯли тобистон) Трипси тамоку 10 маротиба насл медиҳад. Трипси тамоку ва кирминаи он шираи растаниҳоро макида онро тадриҷан заиф мегардонанд. Дар натиҷа ҳосили зироат кам ва сифати он паст мешавад. Трипси тамоку гузаронандай бисёр қасалиҳои вирусӣ низ мебошад. Он дар қиши қарам дар нимаи моҳи март то охири давраи нашъунамои он пайдо шуда зарари худро мерасонад.

Роҳҳои мубориза:

Барои несту нобуд кардани трипси тамоку асосан воситаҳои химиявиро истифода мебаранд, ба монанди Суми-Алфа, Ариво, Моспилан, БИ-58 Нав аз рӯй меъёри 5-20 мл дар 10л .

Мӯри карам- паҳншавии он дар ҳама минтақаҳо ба назар мерасад. Ба карам, гулкарам, шалғам, рапс ва ғайраҳо зарар мерасонад. Дар болои барг захмҳои суроҳидор пайдо мешаванд (бофтаҳо аз қисми поении барг осеб мебинад).



Дар растаниҳои тухмдор натанҳо ба баргҳои онҳо зарар мерасонанд, инчунин гулбаргҳо ва ба тухмҳои нопухтаи зироатҳо зарари колон мерасонад. Мӯри карам- ин шапараки хурд (дар ҳолати кушодашавии болҳо тақрибан 14 – 17 мм). Қанотои пеши он борик, қаҳваранг. Қаноти қафои он хокистарангӣ махмали. Паридани шапаракҳо дар нимаи моҳи май сар мешавад. Дар қабати поёнии баргҳо гуруҳ-гуруҳ 2-4 донаги тухм мемонанд. Тухмҳои онҳо хурд мебошанд. Як мури карами модина метавонат то 150 тухм гузорад. Кирмакҳои колони мури карам хело серҳаракат мебошад, дарозии онҳо 9 – 12 мм. Дар як сол мури карам то 4 насл медиҳад.

Роҳҳои мубориза:

Шудгори чуқури замин дар тирамоҳу баҳор ва сихмола кардани замин барои нест кардани зочаҳои шапапалак.

Яхомонӣ.

Риоя кардани системаи киштгардон.

Барои несту нобуд кардани кирм аз воситаҳои химиявӣ ба монанди Нурелл-Д, Моспилан, Конфидор БИ-58 Нав аз рӯй меъёри 10-20 мл дар 10л об истифода бурдан лозим аст.

Шапараки сафеди карам - Ин намуди шапарак хело васе паҳнгашта буда дар тамоми минтиқаҳои ҷумҳурӣ во меҳурад ва ба киштзори карам зарари колон мерасонад. Заари асосиро кирмҳои он мерасонад. Шапарак нисбатан колон буда, дарозии болашон то 60 мм мерасад. Парвози шапаракҳо дар моҳи апрел ва аввали моҳи май оғоз мешавад. Шапаракҳо дар қисми поении барги карам туда-туда тухм мегузоранд. Тухми онҳо зарди ҷилодор мебошад. Баъди 6 – 7 рӯз аз тухмҳо кирмҳо



мебароянд. Кирмҳои қалон зарду сабз, дарозиашон 40 мм. Кирмҳо аз 15 то 30 рӯз умр дида, баъди он ба зоча табил ёфта, баъди 10 -20 рӯз аз зочаҳо шапаракҳо пайдо мешаванд. Дар давоми мавсум 4-5 маротиба насл мидиҳанд.

Роҳҳои мубориза:

Шудгори чуқури замин дар тирамоҳу баҳар ва сихмола кардани барои нест кардани зочаҳои шапапалак.


Яхомонӣ.

Риоя кардани системаи киштгардон. Барои несту нобуд кардани ин зааррасон аз пестисидҳои Нурелл-Д, Десис, БИ-58 Нав, Моспилан, Каратэ, Конфидор аз рӯй меъёри 10-20 мл дар 10 л об истифода мебаранд.

Касалӣ ва зааррасонҳои зироатҳои полезӣ

Пажмурдашавии қадуғиҳо (увядание тыквенных). Аз ин касалӣ ҳарбуза, тарбуз ва қаду заари қалон мебинанд. Пажмурдашавӣ метавонад дар ду намуд: оҳиста-оҳиста ва босуръат зоҳир гардад. Дар мавриди аввал аз пажмурдашавӣ баргҳо оҳиста-оҳиста рангпарида мегарданд, баъд хушк мешаванд. Дар доираи гардани решаша ранги бӯр пайдо гашта, вайрон ва мулоим мегардад.

Дар бофтаи осебдида дар бештари ҳолатҳо гарди сафеди замбуруғӣ дида мешавад. Дар намуди босураӯт пажмурдашавӣ, растаниҳо ранги сабзи ҳудро гум накарда нобуд мешаванд. Талафот аз ин касалӣ ба андозаи хеле зиёд, то пурра нобудшавии киштзор расиданаш мумкин аст.




Расми 1. Пажмурдашавии фузариозӣ.

Чораҳои мубориза:

Агар тухми ҳарбузаро ба болои пушта, аз ҳатти обрас болотар кошта, хоки атрофи бехи палакро нарм кунанд, онро хоккаш намоянд ва ба гардани решаша палак об нарасад ин касалӣ хеле кам мешавад ва ин яке аз омилҳои мубориза ба зидди ин касалӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин тухмиро пеш аз кишт бояд заҳролуд кард. Тухмиҳоро бояд бо заҳрҳои Витавакс 200 Ф бо меъёри 3литр дар 1тонна, Бронотак бо меъёри 6 кг дар 1тонна ё Суми-8 ФЛО 1,5 литр дар 1тонна заҳролуд кард. Меъёри об барои коркарди 1тонна тухми 10 литр-ро ташкил мекунад.

Гардзаний кадугиҳо – мучнистая роса тыквенных. Гардзаний кадугиҳо ба харбуза, тарбуз ва каду осеб мерасонад. Дар ибтидо дар қисми болоии баргҳо Гарди сафед, дар шакли доғҳои чудогона пайдо мешаванд, сипас бо ҳам омезиш ёфта, тамоми сатҳи баргро мепушонанд. Дар мавриди инкишофёбии шадиди касалӣ баргҳо хушк мешаванд. Замбуурӯ дар боқимондаҳои растанҳои пешина бокӣ мемонад. Касалӣ дар нимаи дуюми тобистон хуруҷ мекунад.



Расми 2. Гардзаний.

Переноспорози кадугиҳо – Переноспороз тыквенных

Дар қисмати болоии баргҳо бештар доғҳои сиёҳтоби зардаю кунҷшакл ва дар қисмати поёни гарди сафедчай хокистарии бунафшранг пайдо мешаванд. Дар якҷоягӣ доғ ва гард тамоми сатҳи баргро осеб мерасонад. Баргҳои касал зудшикан шуда, пора мешаванд баъзан аз онҳо танҳо думчаҳо боқӣ мемонанд. Баргҳо дар ҳавои намнок пажмурда мешаванд.



Расми 3. Переноспороз.

Чораҳои мубориза:

Фунгисидҳои Байлетон 5% х.х. 0,3-04л/га, 10гр дар 10л/об, Ридомил голд МЦ 68% х.х., бо меъёри 25гр дар 10л.об., Топаз 10% к.э. бо меъёри 6 мл дар 10л. об, Олтингугирд 80% хока бо меъёри 20 кг дар 1 гектар, ба муқобили касалиҳои гардзаний ва переноспороз дар давраи нашъунамо истифода мебаранд. Инчунин моеъи Бородоссии 1%-ро ба муқобили касалии гардзаний ва переноспороз дар давраи нашъунамо истифода мебаранд.

Тарзи таёр кардани Моеъи Бородоссӣ:

100гр. даҳани фаранг (купороси мис), 100гр. оҳак, 10л.об, аввал даҳони фарангро алоҳида дар 1л. об маҳлул мекунанд, баъд оҳакро дар 1л.об маҳлул мекунанд. Сипас оби оҳакдорро дар 8 л об омехта карда баъд ба болояш маҳлули даҳони фарангро мерезанд, ҳамин тавр моеъи 1фоизаи Бородоссӣ таёр мешавад.

Алафҳои бегона:

Шумгиёҳи мисрӣ – заразиха египетская

Аз алафҳои бегона ба кишии харбуза шумгиёҳи мисрӣ зарар мерасонад. Растании муфтхури яксолаги решагӣ мебошад. Ба воситаи

муюнчаҳои решаш аз ҳисоби решаш харбуза гизо мегирад ва нашъунамо мекунад, ки ба нобудшавии растани харбуза оварда мерасонад.



Расми 4. Шумгиёҳи мисрӣ.

Чораҳои мубориза: бо эҳтиёт аз бехи палаки харбуза ба даст қанда ҷамъ оварда баъд керосин пошида онро оташ задан лозим, чун, ки тухмаш норасид аст ва пеш аз расидан онро бояд нест кард. Бояд бо эҳтиёт гиёҳроканд, то, ки ба палаки харбуза зарар нарасонем маҳсусан ба решаш он.

Ҳашаротҳои заرارрасони зироатҳои полезӣ:

Кишти харбуза дар Тоҷикистон аз заرارрасонҳо ба монанди ширинчай полезӣ, тортанаккана, кирми тирамоҳӣ, момохолаки полезӣ, зарари ҷиддӣ мебинад.

Дар даҳ соли охир заرارрасони нав магаси харбуза (*Mulopardalis Pardalina Big*), ки ҳамчун объекти карантини дохиљӣ ҳисоб мешуд, ба ин зироат зарари қалон расонида, ҳосили харбузаро қарип ба нестӣ меорад. **Магаси харбуза - *Mulopardalis Pardalina Big*** ба оилаи рангинболҳо, гурӯҳи дуқанотдорҳо дохил мешавад. Дарозии магас 5,5-6,5 мм, рангаш зарди тира, дар қафаси синааш ду раҳи равшани бо ҳатҳои тиллоранг ҳошиякашидашуда дорад. Дар қанотҳояш се хати зардронги кундаланг, аз ин ду тояш дохилии рост ва берунааш V – монанд ҷойгир шудаанд. Тухмаш то 1мм буда, сафеди ялақосӣ, дарозрӯя ва қисми охираш борик мешавад. Кирмакаш сафеди зардчатоб, бепой, бе сар, дар охири қисми пеш ду шохчай дар ду пахлу баробар ҷой доранд. Дарозии кирмакаш то 10мм мебошад, дарозии пиллаи қалбакиаш (ложнококон) 7-8 мм мешавад.



Расми 5. Магаси харбуза:



Расми 6. Кирминаи магаси харбуза



Расми 7. Зарари магаси харбуза

Магаси харбуза дар Озарбойҷон, Арманистон, минтақаҳои шарқии Гурҷистон ва манотиқи Қавқози шимолӣ объекти заرارрасон ба ҳисоб меравад. Аз соли 2003 ин ҷониб дар тамоми Ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ,

аз он чумла дар Тоҷикистон паҳн шуда, зарари худро ба зироатҳои полезӣ, махсусан ҳарбуза мерасонад.

Магаси ҳарбуза зимистонро дар дохили пиллаи қалбакӣ мегузаронад. Аз давраи гулкунии зироат зарари худро ба ҳарбуза мерасонад. Пеш аз гулкунӣ пайдо шуда, дар танаи ниҳоли ҷавони ҳарбуза, ки пӯсташи нарм мебошад, иҷунин аз найҷаи гули модинаи нав пайдогардида шарбати онро макида тухм мегузорад (Рас. 5,6,7). Кирмакҳо аз тухм баромада дар муддати 15-20 рӯз ҳарбузаро аз дарун ҳӯрда, аз дохилаш онро суроҳ карда баромада, ба ҳок медароянд. Дар ҷукурии 5-20 см ҳок ба шакли зоча ба ҳоб мераванд. Баъди 20-45 рӯз ба магас мубаддал гашта ба парвоз шурӯъ мекунанд. Дар шароити Тоҷикистон 2-3 насл медиҳад. Дар як дона ҳосили ҳарбуза аз 10 то 130-то тухм мегузоранд.

Натиҷаи беҳтаринро ҷунин заҳрдоруҳо нишон доданд: Фюри 10% к.э. (0,1-0,3 л/га); Фастак 10% к.э. (0,3-0,4 л/а); Конфидор 20% э.к. (0,1-0,2 л/га); Моспилан 20% .ҳ.ҳ.(0,5-0,3 л/га); Вертиmek 1,8 % э.к. (0,4-0,5 л/га).

Бояд қайд кард, ки коркарди кимиёвӣ ҳатман як маротиба пеш аз гулкунии растани ҳарбуза гузаронида шавад. Коркарди 2-юм баъд аз гул фаромадан ва коркарди 3-юмро баъд аз 12-рӯзи коркарди 2-юм гузаронида шавад. Дар ҳолати аз ҷормағз қалонтар шудани ҳосили ҳарбуза магаси ҳарбуза ба ҳосил зарар расонида наметавонад. Давраи парвози умумии магаси ҳарбуза ҳангоми ба $+25^{\circ}$ расидани ҳарорати ҳаво оғоз меёбад, аз ин сабаб қиши барвақтӣ ё дар зери плёнкаи полиэтиленӣ қишт кардани зироат, аҳамияти қалон дорад. Дар ин ҳолат метавон бо як коркарди кимиёвӣ ҳосили ҳарбузаро нигоҳ дошт.

Чораҳои агротехники:

- Қиши барвақтӣ
- Тухмии ҳушсифат
- Шудгори ҷуқури тирамоҳӣ бо яҳобмонӣ
- Ба ҷукурии на кам аз 50 см гӯронидани ҳарбузрои заарадида
- Аз алафҳои бегона тоза кардани майдони қишт
- Сари вақт истифода бурдани заҳрхимикатҳо

Ширинҷаи полезӣ- *Aphis gossypii* Mordv, ҳашароти ҳамаҳӯр буда, аз он 100 намуди зироат зарар мебинад. Ин ҳашарот дар Тоҷикистон васеъ паҳн гашта, дар тамоми минтақаҳои зироаткорӣ вомехӯрад. Ширинҷа танаи бе боли байзашакл дорад, дарозиаш 1,5 – 2 мм. Рангаш сабзи равшан, инҷунин сабзи торик. Дар қисми поёни барг ҷойгир шуда, ба ҳамаи қисмҳои болоии ҳарбуза зарар мерасонад. Шарбати растаниро макида, дар натиҷа растаний аз нашъунамо бозмонда, нобуд мешавад.




Расми 8. Ширинчай полезӣ.

Ширинчаҳо зимистонро дар дохили алафҳои бегона, баҳусус ҷағҷағи оддӣ (Пастушъя сумка) паси сар карда, баъд ба растани харбуза мегузаранд. Аввалин калонияҳои ширинчаҳо аввали моҳи май дар зери барг пайдо шуда, шумораи зиёдтарини онҳо ба нимаи авали моҳи июн рост меояд. Шароити хуб барои нашъунамои ширинчаҳо, ин намии зиёд ва гармии ҳаво мебошад. Бо ниҳоят гарм шудани ҳарорати ҳаво дар нимаи дуюми моҳи июн ва аввали июл ширинчаҳо миқдоран кам мешаванд. Дар ин давра шумораи энтомофагҳо зиёд шуда, ба паҳншавӣ ва афзоиши ширинчаҳо таъсири худро мерасонад.

Дар даҳаи дуюми июн ба ҳар як палак 9-10 энтомофаг рост меояд. Онҳо то пурра несту нобуд кардани ширинчаҳо парвозашонро дар ин майдонҳо қатъ намекунанд. Инчунин дар ҳолати аз ҳад зиёд шудани шумораи ширинчаҳо аз препаратҳои кимиёвӣ истифода бурдан манфиатнок аст: Фуфанон 57% э.к (0,4-1,0 л/га); БИ -58 новый 40% э.к. (0,5-1,0 л/га); Детсис 25% э.к. (0,25-0,5 л/га).

Тортанакканы-*Tetranychus telarius*, ҳашароти ҳамахӯр буда, бештар ба растаниҳои оилаи ангури сагак, қадуғиҳо ва лӯбиёгиҳо зарари калон мерасонад. Танааш гирд, дарозиаш 0,3-0,6 мм, рангаш сабзи зардтоб, аз ду бараҳ ду ҳоли сиёҳ дорад, рангаш дар давраи зимистонгузаронӣ ба сурҳи афлесунӣ монанд (Рас. 9).



Расми 9. Тортанакканы.

Давраи ҳаётгузаронии ҳашароти модинааш 32-44 рӯзро ташкил мекунад, ҳар қадомаш то 100 дона тухм мегузорад. Вақти аз тухм баромадан ба мисли ҳашароти болиг дар таги барг ҷойгир шуда, аз он ғизо мегиранд. Ҷойҳои суроҳкардаи тортанакканы дар барг ранги зарди равшан дошта, аз ҳар ду тарафи барг намоён, баъд ин доғҳо ранги каҳвагиро мегиранд. Дар ҳолати аз ҳад зиёд будани шумораи ин зараррасон баргҳои зироатҳо хушк мешаванд ва растаниро ба нести мерасонад. Баҳорон онҳо дар алафҳои бегонаи худрӯй инкишоф ёфта, ба зироати харбуза дар нимаи дуюми моҳи май мегузаранд. Дар аввали тобистон шумораи онҳо дар баргҳои алоҳида 15-20 торо ташкил

мекунад. Аз ҳама давраи инкишофи баланди ин зааррасон ба нимаи дуюми моҳи июн рост меояд.

Ҳарорати ҳаво дар ин давра 25-35 °С-ро ташкил мекунад. Дар баъзе баргҳо шумораи тортанаккана ба 100 адад мерасад. Аз нимаи дуюми тобистон сар қарда, шумораи тортанаккана дар палаки харбуза кам мешавад, ки сабаби асосиаш зиёд шудани шумораи энтомофагҳо мебошад. Дар ҳолати аз ҳад зиёд будани шумораи зааррасонҳо ва нокифоя будани чораҳои биологӣ дар палаки харбуза, аз заҳрхимикатҳои кимиёвӣ истифода бурдан мувофиқи мақсад мебошад; ИСО- маҳлули ҷӯшонидашудаи оҳаку олтингӯғирд (ҳам мубориза бар зидди тортанаккана ва касалии замбӯруғи ордакӣ); Вертиmek 1,8% э.к. (0,1-0,2 л/га); Карате 5 % э.к. (0,1 л/га).

Момохолаки полезӣ— *Epilachna chrysomelina* F., дар ҳамаи минтақаҳои полезкории ҷумҳурӣ паҳн гаштааст ва зарари калон бештар ба зироати харбуза мерасонад.



Расми 10. Момохолаки полезӣ.

Ранги болигаш зарди сурхчатоб буда, дарозиаш 7-9 мм, дар қанотҳояш шаштогӣ доди сиёҳ дорад. Ранги зочааш бошад, зарди-тира ва дарозиаш 9мм-ро ташкил медиҳад. Гамбусак ва кирминааш ба шоҳа, гул ва ҳосили харбуза, бештар ба баргҳои тару тозаи нав зарар мерасонанд. Зимистонро дар таги боқимондаи растаниҳо гузаронада, дар палаки харбуза нимаи аввали моҳи май пайдо мешавад. Модинааш аз 10 то 30 тухм дар як тупакча мегузорад. Ҷамъ дар як барг 400-500 донаро ташкил мекунанд (Рас. 10). Инкишофи зочаҳо 15-20 рӯз мебошад, дар таги барг ҷойгир шуда, аз он ғизо мегиранд. Дар моҳи июн момохлаки полезӣ дар натиҷаи босуръат инкишоф ёфтанаш, дар 10 растаний ба 5 болиг ва 8 кирмина мерасад, метавонанд аз ним зиёди майдони кишти харбузаро несту нобуд кунад.

Ба муқобили ин зааррасон метавон аз инсектитсидҳои зерин истифода бурд; Фуфанон,57% э.к (0,4-1,0 л/га); Ариво, 25% э.к. (0,06 л/га); Сиперметрин 25% э.к. (0,06 л/га).

Кирми тирамоҳӣ- *Agrotis (Scoria) segetum Schiff*, қариб ба 50 намуди зироат зарар мерасонад, дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон паҳн гардидааст. Ранги кирминааш хокистарии тира, дарозиаш 40-50мм (Рас. 11) . Зимистонро кирминаи насли шашум дар хок, дар чуқурии 10-15см мегузаронад. Ба қисми рӯйзамиинии харбуза зарар расонида, яқвақта решай онро мехояд. Давраи зиёдшавии кирми тирамоҳӣ дар моҳи май ба назар мерасад, дар 1м² 4-5 кирмина рост меояд.



Расми 11. Кирми тирамоҳӣ.

Дар нест кардани кирми тирамоҳӣ паразитҳо ба монанди броконҳо, ихневмонидҳо ва пашшаҳои таҳин нақши бениҳоят калонро мебозанд. Ҳар қадом ин ҳашароти фоидаовар то 15% кирмакҳои кирми тирамоҳиро нест меқунад. Бар зидди ин зараррасон инчунин аз препаратҳои кимиёвӣ истифода мебаранд, ба монанди: Золон, 35% э.к. (0,25-0,5 л/га); Нурелл – Д, 55% э.к. (0,1-1,5 л/га); Арриво 25% э.к. (0,25-0,35 л/га).

Касалию зараррасонҳои картошка ва чораҳҳои мубориза бар зидди онҳо

Картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҷиҳати таъминоти аҳолӣ бо озукаворӣ, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ дар дехот ва ноҳияҳо, мавқеи муайянро ишғол менамояд.

Картошка ҳамчун зироати муҳими истеъмолӣ дар минтақаҳои водигӣ, доманакӯҳӣ ва кӯҳии Тоҷикистон дар баландиҳои қариб то 3000 метр аз сатҳи баҳр парвариш карда мешавад. Барои парвариши ҳосили баланд ва тухмии хушсифати ин зироат алалхусус қитъаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ, ки шароитҳои иқлимии мусоиду хокҳои ҳосилхез доранд, мувоғиқ мебошанд.

Барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти рузагузуни аҳолии ҷумҳурӣ бо картошкай хурока ва тухмии хушсифати картошка барои қишт, шароитҳои агроиқлмии водиу қуҳистони мамлакат имкониятҳои васеъ доранд. Ин имкониятҳо дар роҳҳои васеътар амалӣ шудани қиши тирамоҳию баҳории барвақтӣ ва тобистонаи картошка, ки мавсими давомноки гармии водиҳо ба он мусоидат меқунад, истифода мешавад.

Ҳамасола майдонҳои картошказор аз зараррасону қасалиҳо зарари ҷидди мебинанд, ки барои пешгирий ва безарарагардонии онҳо истифодаи усулҳои интегратсионӣ дар мубориза бо зараррасонҳо, қасалиҳо ва алафҳои бегона зарурияти калон доранд. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки аз таъсири зараррасону қасалиҳо дар давраи нашв 6-7 % - и ҳосили картошка талаф мейбад. Дар шароити Тоҷикистон ба картошкай истеъмолию тухмӣ, майдонҳои қиши он аз 60 намуди зараррасонҳо, ба картошка 5 намуди онҳо зарари ниҳояткалон мерасонанд. Аз 15 намуд қасалӣ 10 намудаш ба картошка зарари ҷиддӣ мерасонанд. Зарари бештари онҳо дар қишзорҳои минтақаҳои водигӣ ба назар мерасанд, ки

сабаби асосиаш мусоид будани шароити обу ҳаво, гармиҳои бардавом ва боришоти зиёди борон дар фасли баҳор мебошад. Дар минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ, майдонҳои картошказор аз касалӣ ва зараррасонҳо нисбатан камтар зарар мебинанд.

Касалиҳои асосии картошка

Фитофторози картошка (Фитофтороз картофеля) *Phytophthora infestans*.



Расми 1. Касали фитофтороз.

Аз ин касалӣ тамоми узвҳои картошка зарар мебинанд. То 70%-и ҳосили картошко нобуд меқунад, ва яке аз касалиҳои хавғнок ба шумор меравад. Ин касалӣ дар давраи дуюми нашъунамои растани (муғчабандӣ ва гулкунӣ), авҷ мегирад. Нишонаи асосии касалӣ ин пайдошавии доғҳои сурҳи сиёҳтоби номуаяни хира дар канорҳои поёни баргҳо мебошад. Дар ҳавои намнок байни ҷойҳои заардида ва солим доғҳои пупанакмонанди сафед (дар давраи гулкунӣ) пайдо мешаванд. Инкишофи касалии фитофтороз аз ҳавои гарми бардавом ва намнокии баланди ҳаво вобастаги дорад. Ҳарорати мусоид барои авҷгирии ин касалӣ 1,5-30°C.

Чораҳои мубориза:

*Кишт кардани тухмии солим

* Попшидани фунгидсидҳои таъсирбахш ба монанди Ридомил Голд, бо меъёри 25 гр дар 10 л/об.

Қутураки оддӣ (Обыкновенная парша картофеля (*Streptomyces scabies*)).



Расми 2. Қутураки оддӣ.

Ин касалӣ дар лундаҳо, решоҳои ҳосилдиҳанда ва решоҳо, ба намуди захмҳои чигарранг пайдо машавад. Дар ҳавои гарму хушк авҷ мегирад. Ҳарорати хок 20° С ва намнокии 50 %-а шароити хуб барои пайдошавии касалӣ мебошад. Поруи нави нопусида низ барои пайдошавии ин касалӣ мусоидат меқунад.

Чораҳои мубориза:

Истифодаи сидератҳо ҳамчун нурии сабз инкишофи касалиро паст меқунад,

Аз меъёр зиёд надодани нуриҳои азотӣ.

Қутураки нуқрагун (Серебристая парша картофеля) *Spondylo cladium atrovirens*.



Расми 3. Қутураки нуқрагин.

Қутураки нуқрагун яке аз касалиҳои оддии картошка буда, аз он асосан қабати болоии пусти лундаҳои картошка (эпидерма) заарар мебинанд. Дар лундаҳо доғҳои рушани хокистарранг пайдо мешаванд. Дар мавриди зиёд паҳн шудани ин касалӣ буттаи картошка метавонанд зарари ҷиддӣ бинанд. Инчунин сифати молии картошкаро паст мешавад.

Ҳарорати аз 3 С боло ва намии 90%-и ҳаво шароити хуб барои инкишифи ин касалӣ мебошад. Дар вақти нигаҳдори ҳарорати ҳаво бояд аз 1-3 С боло набошад. Ҳангоми заарарёбии аз ин касалӣ намии лундаҳо парида барои кишт номумкин мегарданд.

Чораҳои мубориза:

- *Дар ҳавои хушк нигоҳ доштани картошка
- *Риояи киштгардон
- *Кишти тухмии солим
- *Дар давраи нашъунамо истифодаи фунгисидҳо

Қутураки хокадор (Порошистая парша картофеля) *Spongospora subterranea*.



Расми 4. Қутураки хокадор.

Ин касалӣ асосан ба қисми дар зери хок будаи картошка заарар мерасонад. Боришоти аз ҳад зиёд барои пайдошавии ин касалӣ шароити хуб муҳаё мекунад.

Ҳангоми нигаҳдорӣ, намии зиёди ҳаво ба лундаҳои касал метавонад таъсири манғӣ расонад. Дар лундаҳои касал яраҳои сурхи диаметри 6-7 мм дошта намудор мешаванд. Дар решай картошкай осебёфта гурмҳои начандон калон пайдо мешаванд. Барангезандай ин касалӣ дар хок, лундаҳо ва пору боқи мемонан.


Чораҳои мубориза:

- * Чори намудани киштгардон

* Кишти тухмиҳои солим

* Дар ҳавои сард ва хоки намиаш баланд кишт накардани картошка

Алтернариоз ё доғзаний хушк (Альтернариоз или сухая пятнистость картофеля) (*Alternaria solan*)



Расми 5. Алтернариоз.

Дараҷаи заравориаш ба ҳосил 15-20 %-ро ташкил мекунад. Ба навъҳои миёнапаз ва дерпаз зарар мерасонад. Дар баргҳо доғҳои калони сиёҳи хокистарранги гирд, 15-20 рӯз пеш аз гулкуни пайдо шуда бофтаҳои картошкаро хушк мекунад. Ин касалӣ аз саршавии ншъунамо пайдо гашта хусусан дар намнокии 80-100% авҷ мегирад. Дар болои пӯсти лундаҳо доғҳои сиёҳ пайдо мешаванд.

Чораҳои мубориза:

*Дар давраи нашъунамо пошидани препаратҳои;

*ХОМ (Хлорокиси мис) 40 гр дар 10л/об,

*Ридомил голд – 25 гр дар 10 л/об

Кутураки сиёҳ (Ризоктониоз картофеля) *Rhizoctonia solani*.



Расми 6. Кутураки сиёҳ.

Дар давраи дуюми нашъунамо қисми поёни пояи картошка бо ранги сафеди хокистарранг пушонида мешавад. Ин касалиро пояи сафед низ меноманд. Барвақт шинонидани лундаҳои картошкай тухмӣ (7-8 С будани ҳарорати хок) касалиро кам мекунад. Инчунин картошкай тухми дар равшаний бе хок сабзонида, баъд ба замин шинонда шавад ин касалӣ кам мешавад. Аз ҳарорати 18°C боло авҷ мегирад.

Чораҳои мубориза:

*Пеш аз кишти сабзонидани тухмии картошка дар равшаний, чун ки устуворияти растаниро зиёд мекунад.,

* Нуриҳои азотӣ бояд аз меъёр зиёд истифода нашаванд.,

*Истифодай кишти сидератҳо ҳамчун нурии сабз, инкишофи касалиро паст мекунад.

Фузариоз (Пусиши хушк), Фузариозное увядание картофеля *Fusarium oxysporum*.



Расми 7. Фузариоз.

Талафот аз ин касалӣ ҳангоми нигаҳдорӣ ба вучуд меояд. Инчунин дар давраи гулкунӣ. Замбуруғ ба воситаи захмҳо ба лунда сироят мекунад. Дар лунда доғҳо пайдо мегарданد, ки инро дар вақти буриши қундаланг дидан мумкин аст. Дар доҳили лундаҳо қовокии хушк, ки дар болои пусташон доғҳои бо гарди сафедӣ гулобӣ пушидӣ, пайдо мешаванд. Талафоти ҳосил дар суръати зиёд авҷ гирифтанаш 40%-ро ташкил мекунад.

Чораҳои мубориза:

*Захролуд намудани тухмиҳо бо препаратҳои ТМТД ё даҳани фарангӣ 1%-а.

Фомоз-пусиши тугмашакли лунда, (Фомоз картофеля),*Phoma exigua*.



Расми 8. Фомоз.

Ин касалӣ дар лундаҳо ҳангоми нигоҳдорӣ пайдо мешавад. Дар давраи нашъунамо бошад ба пояи картошка зарар мерасонад. Дар суръати мавҷуд будани касалӣ доғҳои даврашакли чуқури сиёҳранг мушоҳида мегарданд. Пусти лундаи заардида хеле нозук мешавад. Бофтаҳои он зарар дида, сиёҳранг ва хушк мешаванд. Замбуруғҳо дар ҳарорати паст хуб инкишоф меёбанд.

Чораҳои мубориза:

*Нигоҳ доштани лундҳои буридашудаи картошка дар ҳарорати 18°C ба муҳлати 5-10 рӯз.

*Бо мақсади ҷароҳат наёфтан, муносибати эҳтиёткорона кардан бо лундаҳои картошка.

Сиёҳпоя (Чорная ножка картофеля), *Pectobacterium carotovorum* subsp. *atrosepticum*.



Расми 9. Сиёхпоя.

Касалии бактерияй буда ба тана ва лундаи картошка зарар мерасонад. Аз ин касалӣ 60-70%-и ҳосил талаф меёбад.

Пайдоиши касал дар давраи сабзиш намудор мешавад. Баргҳо зард мешаванд, қисми поёни поя ва решаша пусидагӣ сиёҳ мешавад. Мағзи лундаҳои заардида бо хамираи луобии мулоим ба ранги сиёҳ мубадал шуда, буи ғализ пайдо мекунад. Байни бофтаҳои касал ва солим раҳҳои сиёҳ пайдо мешавад.

Чораҳои мубориза:

- * Кишти тухмии солим.
- * Агар картошкай тухми бурида шавад, онро бояд баъди 5 рӯз шинонӣ.
- * Нобуд кардани алафҳои бегона.
- * Як моҳ пеш аз ҷамъоварии ҳосил катъ намудани обмонӣ.

Мозайкаи (ҳаррангӣ) картошка (Мозайка картофеля) Potato virus Y (PVY)—Y



Расми 10. Мозайка (ҳаррангӣ)

Ин гурӯҳи касалиҳо аз намуди вирусҳои гуногун (X. Y. A. M) – картошка сар мезанад, ки асосан бо воситаи ширинчаҳо ва ниҳолҳои заардидаи картошка паҳн мегардад. То 80%-и ҳосилро нест мекунад. Нишонаҳои асосӣ- дар аввал бо пайдо шудани додҳои зарди рушан дар байни рагҳои барг намоён мешавад. Баъзе ҷисмҳои хурди вируси Y имкон дорад дар тарафи поёни барг дар байни рагҳо сиёҳшавиро ба вучуд меоранд. Баргҳои ҷавон зард шуда сабзишашон суст мегардад ва оқибат ба хушкшавии ниҳол оварда мерасонад. Навдаҳо ноҳамвор ва зудшикан гашт, баргҳо фишурда ва рагҳояшон зард мешаванд.

Чораҳои мубориза:

- *Тухмии солим, нест кардани алафҳои бегона, решакан кардани зироатҳои осебёфта, мубориза бар зидди ҳашаротҳои зааррасон (ширинчаҳо)

Тобхурии баргҳо (Скручивание листьев картофеля) Potato leaf roll virus (PLRV).



Расми 11. Тобхурии баргҳо.


Барангезандаш вируси L мебошад. Хосили картошкаро то 90% метавонад нобуд созад. Баргҳои заардидаи растани ба боло тоб хурда ранги зарди сафедчаторро мегиранд. Агар сарчашмаи пайдоиши касалӣ тумихои модари бошанд, дар ин холат баргҳои поёни дар назди раги асосии марказӣ ба боло тоб меҳуранд. Шароити мусоид барои ин касалӣ ин харорати баланди хок ва норасои намӣ мебошад. Ба воситаи ширинчаҳо пахн мешавад.

Чораҳои мубориза:

*Тухмии солим, нест кардани алафҳои бегона, решакан кардани зироатҳои осебёфта, мубориза бар зидди ҳашаротҳои зааррасон (ширинчаҳо)

Ҳашаротҳои зааррасони картошка

Гамбуски колорадӣ (Колорадский жук) *Leptinotarsa decemlineata*



Расми 12. Гамбуски корлорадӣ

Яке аз ҳавфноктарин зааррасони картошка ба шумор меравад. Аз 500-800 дона тухм мегузорад, дар зери як барг аз 20 то 30 дона. Баъди 1,5 хафта аз тухм кирминаҳо мебароянд. Аз 11°C паст будани харорат инкишоф намекунад. Дар чукурии 15-20 см ба зоча мубадал мешавад. Баъди 6-15 рӯз ба гамбуски болиг табдил меёбад. Дар водии Раҷт 2- насл дар вилоятҳои Ҳатлону Сугд 3-4 насл медихад.

Як нихоли картошкаро 25 гамбуск метавонанд дар 24 соат нобуд созанд. Хосилнокиро 10 маротиба кам мекунанд.

Дар харорати 12-16°C фасли баҳор гамбусакҳо ба руи хок мебароянд.

Чораҳои мубориза:

*Инсектисидҳо; Суми-Алфа 10 мл дар 10 л/об., Фастак 3-5 мл дар 10 л/об.,

*Моспилан 10 гр дар 10 л/об.

*Детсис 5-10 мл дар 10л/об.

*Нурелл Д 3-5 мл дар 10 л/об.

Симкирмакҳо (Проволочники) Elateridae



Расми 13. Симкирмакҳо

Симкирмакҳо ҳашаротҳои ҳамаҳур буда, ба намудҳои гуногуни зироат зарар мерасонанд. Махсусан ба картошка. Дар хок 4-5 сол зиндагӣ мекунанд. Насли охирон моҳи август дар чукурии 13-15 см гаҳворача сохта дар доҳили он ба зоча мубадал мешавад. Баъди 2-3 ҳафта зоча ба гамбусаки болиф мубадал мегардад.

Дар моҳи апрел гамбусакҳо ба парвоз шуруъ мекунанд ва ҷуфт мешаванд. Баъд дар хок то 175 дона тухм мегузоранд.

Аслан ба хосили картошка зарари ҷидди мерасонанд.

Чораҳои мубориза:

*70-80 кг кунҷора +10 мл Толстар омехта бо 5-10 л об пеш аз гулкунӣ ба қиши картошка пошида таги хок мекунанд.

Кирми тирамоҳӣ (Озимая совка) Agriotessegetum



Расми 14. Кирми тирамоҳӣ.

Кирми тирамоҳӣ ба файр аз картошка боз ба зиёда аз 50 намуди дигари зироат зарар мересонад. Асосан ба реша ва лундаҳои картошка зарар мерасонад. Ҳавои гарму хушк ба инкишофи ин заرارрасон таъсири мусбат мерасонад. Модинааш дар тана ва барги картошка то 1200 тухм мегузорад. Зарари асосиро шабона мерасонад. Дар хокҳои таркибашон сабук ва реги бештар во меҳурад.

Дар як сол 2 маротиба насл медиҳад ва дар давраи зочагӣ зимистонро мегузаронад. Онҳо ранги тираи хокистари ва дар пушташон ду раҳи сиёҳранг доранд.

Чораҳои мубориза:

*Усули биологӣ- истифодаи трихограмма ва хабрабракон.

*Зарҳои кимёвӣ; Ариво 3-4 мл, Фастак- 3-5 мл, Детсис- 2,5-5 мл дар дар 10 л об.

Нематоди тиллорангги картошка (Золотистая нематода) *Ditylenchus destructor*



Расми 15. Нематоди тиллоранг.

Нематоди тиллоранг объекти карантинӣ мебошад, метавонад ба дигар зироатҳои оилаи авранҷгулҳо заарар расонад. Дар хок дар дохили систа аз 300 то 500 адад тухм зиндагӣ мекунад. Аз моҳи июн сар карда систаҳо дар дар решай картошка намудор мешаванд.

Чораҳои мубориза:

*Пеш аз ҳамма киштгардон (шолӣ, макка ва ғалладонагиҳо), беҳтарин пешинакиши барои картошка дар мубориза бо нематодҳо.

Гусоласарак (Медведка)



Расми 16. Гусоласарак.

Гусоласарак - ҳашароти ҳаммаҳур мебошад. Дарозиаш 3,5-5 см, рангаш сиёҳ мебошад. Почаҳои пешаш паҳн буда барои кофтани мувофиқ мебошанд. Решаҳои зироатҳоро меҳояд. Бештар дар хокҳои мулоим ва намнок, дар боқимондаи растаниҳо зиндаги мекунад.

Моҳи апрел дар чукурии 10-20 см то 350 дона тухм мегузорад. Баъди 15 руз кирминаҳо пайдо мешаванд.

Чораҳои мубориза:

*Дар чукурии 0,5 м кофтани хандақ ва бо поруи асп пур кардани онҳо ва дар давраи сармо ба замин пошидани пору дар 1 га то 30 хандақ.

*Истифодаи 80 кг дони макка, гандум ё сабус бо 3,5 кг фосфиди рӯҳ, 1.6 л равғаний пахта, баъди нешзаний ва такроран пеш аз гулкунӣ дар чукурии 3-5 см зери хок кардан.

ҚИСМИ 3

ЗАРАРРАСОНХО ВА КАСАЛИХОИ ДАРАХТОНИ МЕВАДИҲАНДА, АНГУР ВА ЧОРАҲОИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ОНҲО

Боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ ба шумор рафта, дар ҳалли баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва бо кор таъмин намудани аҳолии деҳот мавқеъи намоёнро ишғол мекунад.

Бо миқдори кифоягӣ мавҷуд будани гармӣ, рӯшнӣ, намӣ ва дигар омилҳои табӣ, барои инкишофи шумораи зиёди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо имконияти хуб фароҳам меорад. Бинобар ин, дар қатори дигар чорабиниҳои агротехникӣ барои равнақу ривоҷёбии соҳаи боғу токпарварӣ, ба масъалаи муҳофизати растани дикқати маҳсус дода мешавад.

Омӯзиш ва таҳлили ҳолати фитосанитарии боғу токзор аз тарафи олимону мутахасисони ин соҳа нишон дод, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ вобаста аз иқлим ва намуди дараҳтони мевадиҳанда ҳелҳои гуногуни касалиҳо ва ҳашаротҳои зиёди боғу токзор паҳн гаштаанд.

Пӯшида нест, ки ҳар сол қисми зиёди ҳосили боғу токзор аз касалиҳо ва зараррасонҳо талаф меёбад, ё ин ки сифати молиашонро гум мекунанд. Бинобар ин агар сари вақт чораҳои зарури бар зидди касалиҳо ва зараррасонҳо андешида нашавад дараҳтон аз баҳра монда оҳиста-оҳиста несту нобуд мегарданд.

Иқтисоди бозоргонӣ ва талаботи имрӯзai бозори ҷаҳонӣ тақозо менамояд, ки маҳсулоти кишворӣ дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол карда шавад.

Мақсади асосии тартиб додани тавсиянома, дар мӯҳлатҳои мувоғиқ гузаронидани чорабиниҳои муҳофизати дар боғу токзор аз ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо ва дар ин замина баланд бардоштани ҳосилнокии боғу токзор, зиёд намудани истеҳсоли меваю ангур ва сифати молии он мебошад.

Зараррасонҳои дараҳтони мевадиҳанда

Меваҳӯраки себ (Laspeyresia Pomonella).



Дар нохияҳои ҷанубӣ ҷумҳури дар охири моҳи март, НТМ ва вилояти Суғд дар аввали моҳи апрел афзоишаш сар мешавад. Ба меваҳои тухмдор:- себ, нок, биҳӣ баъзан зардолу ва олу зарар мерасонад. Кирмина мағзи меваро хоида суроҳ карда роҳи рост ва качу килем гузашта ба тухмхона доҳил гашта тухмро заҳмдор мекунад.

Чунин меваҳо нопухта меафтад. Ҳосили меваҳо сифати худро гум карда ва истифода нашуда мепусад. Дар водиҳои Рашт - 2 насл медиҳад.

Сипарболаки Калифорни (*Quadrastrius porniosus comst*)



Дар нимаи мохи май пайдо мешавад. Насли аввал дар мохи июн афзоиш намуда, васеъ паҳн мегардад. Кирминаҳои соли якуми онҳо дар зери сипар дар шоҳаю танаи дарахти

себ ва нок зимистонро мегузаронад. Ҳангоми ҳаракати аввалини ғизо дар рагу бофтаҳои дарахтон кирминаҳо бедор шуда ғизогириро оғоз менамоянд. Дар як мавсум 3 насл медиҳанд. Сипарболакҳо ба тамоми узвҳои берунаи растаний. Дар меваҳои заардида доғҳои сурх пайдо мешаванд, ки сифати моли маҳсулотро паст мекунанд. Заар мерасонанд. Ба себ, нок, олуча, олу, шафттолу ва гелос заар мерасонад. Дар ангур ва зардолу низ дучор мешавад. Ҳашарот шарбати растаниро мемакад ва дар натиҷа дарахт аз сабзидан ва инкишоф мемонад. Ҳадди заароварии иқтисодии 1 кирмина ин ба 200 мм-и шоҳа дар давраи муғчабарорӣ ва ё 2-3%-и меваҳо дар давраи сабзиш мебошад.

Сипарболаки бунафшранг (*Parlatoria Oleae Colvee*)

Дар як мавсум ду насл афзоиш медиҳад. Ба дарахтҳои мевагии донақдор ва тухмдор заар мерасонад. Зиреҳак дар навдаҳо, баргҳо ва меваҳо маскан гирифта шарбати онҳоро мемаканд. Пӯстлоҳи тана ва навдаҳо мекафанд, шоҳаҳо, баргҳо ва навдаҳои дарахтҳои ҷавон хушк мешаванд. Афзоиши ниҳолҳо суст гашта, шакли молии меваҳо паст мешавад. Дар ҷойҳои макидаи мева дӯғҳои сурх пайдо мешавад. Зимистонро модинаи бордоршуда бештар мегузаронад.

Куяи себ (Неропомеута *malinellus* Zell.)

Кирмина ба баргҳои себ заар расонида онҳоро пурра хоида аз онҳо фақат рагҳои лучро боки мемонад. Кирмакҳои куяи себ баҳорон дар давраи күшодашавии муғчаҳо аз таги сипарҳояшон мебароянд ва ғизогириро аз муғчаҳо шурӯъ карда, сипас ба шоҳчаву баргҳо мегузаранд. Баъди 10-15 рӯз аз ғадудҳояшон баромада атрофии лонаро пура бо торҳояшон печонида мегиранд, ки ин давра ба гулкунии дарахтони себ, рост меояд. Дар ҳолати аз ҳадзиёд будани ин зааррасон барги дарахтон пура бо тор печонида мешавад. Кирмакҳо баргҳоро хурда нест мекунанд. Кирмак ба зочаи рангаш зард мубадал мешавад ва баъди 10-15 рӯз аз он шапалакҳо пврида мераванд. Ҳадди заароварии иқтисодӣ барои куяи себ 1-2 лона ба як дарахт баъди гулгуни мебошад.



Ширинчай хунин (*Aphis pomi* Degeer *Dusaphis mali* Ferr.) Аз ин зааррасон дарахтони сурх нок зарари калон мебинанд. Баргҳои аз ширинча заардида шаклан тағир мёбанд ва шоҳу барге, ки ин ҳашарот ҷой гирифтааст аз нашъунамо монда хушк мегардад. Зимистонро дар шакли тухм дар зери пусти шоҳаҳо мегузаронанд. Кирминаҳояшон бошад

зимистонро дар решай дарахти себ мегузаронанд. Баҳорон ҳангоми баромадани ширинчаҳо аз навдаи дарахтон варамкунӣ шохчаҳо ва шаклан тағирёбии онҳо ба назар мерасад. Дар давоми нашъунамо ширинчай хунин то 15 насл медиҳад.



Зариндумболи туркистонӣ (Porthesia cargalia)

Яке аз зараррасонҳои ҳавфноктарини дарахтони мевадиҳанда ва ҷангал мебошад. Зарааррасонии он аз даҳрӯзаи якуми моҳи май то охири август давом мекунад. Аз ин зарааррасон дарахтони мевадиҳандаи води Раشت, Зарафшон ва ВМҚБ заари саҳт мебинанд. Зариндумболи туркистонӣ ба себ, нок, биҳӣ, шафтоту ва зардолу заари ҷиддӣ мерасонад.

Кирмҳо дар давраи авали пойдоишашон пӯсти болои баргҳоро хоида, ки танҳо рагҳои барг боқи мемонад. Дар натиҷаи инкишифёбии онҳо ҳусусияти зарараварии онҳо низ тағир меёбад. Шапалакҳояшон ранги сафед дошта, дар кунҷи доҳилии болҳои пешаш на он қадар калони чигари дорад. Дар охири думболи модинаҳои онҳо як даста мӯяқҳои норинчию зард мавҷуд аст. Баъзе шапалакҳои сафед дар болҳояшон доғҳои гирди сиёҳ доранд. Дар моҳҳои июн-июл шапалакҳо дар тарафи болоии баргҳо ва навдаҳои борик тухм мегузоранд. Аз ин зарааррасон дарахтҳо аз 34 то 100%, баргҳо аз 18 то 56% зарар мебинад.

Тортанакканা (Schirotetranychus pruni Oud.) - Дар моҳи июн афзоиш мекунад. Дар моҳҳои август ва сентябрь дараҷаи баланди зарараварииаш ба 45-60% мерасад. Ба дарахтони мевадиҳанда



тортанакканай сурҳи мевагӣ ва тортанакканай сурҳи сиёҳтоб зарар мерасонанд. Тортанакканай сурҳ асосан аз баргҳо ғизо гирифта, ки дар натиҷа ранги онҳо сиёҳтоб гардида мекунанд. Дарахтони аз тортанакканай сурҳ заардида, аз афзоиш боз монда, сифати моли меваашон паст мешавад. Дар таг ва ковокиҳои пӯсти дарахтон тухм гузашта

зимистонро он ҷо мегузаронанд. Кирминаҳо дар давраи гулкунии себ пайдо шуда, дар гарданаки баргҳои нав села калонро ташкил мекунанд. Баъди се-чор ҳафта кирминаҳо ба болиг мубадал гашта, дар болои баргҳо тухмгузориро сар мекунанд. Тарзи ҳайётгузаронии тортанакканай сурҳи сиёҳтоб ба тортанакканай сурҳи меваги монанд мебошад.



Ширинчай сабзи себ (Eriosoma lanigerum Haus.), ба дархтони себ, нок ва биҳӣ заари калон мерасонад. Махсусан ба ниҳолҳои ҷавони дар ниҳолҳона парваришёбанда ва ниҳолҳои ҷавони мевадиҳанда. Аслан дар нуғи навдаҳои ҷавон ҷойгир шуда шарбати онҳоро мемаканд. Баргҳо печу тоб ҳурда

навдаҳои ҷавон аз инкишиф боз монда хушк мешаванд. Зимистонро дар шакли тухм дар навдаҳои ҷавон ва танаи дарахтон мегузаронанд.

Кирминаҳо моҳи март авали апрел аз тухм мебароянд. Онҳо гурух- гуруҳ инкишоф ёфта, шумораашон зуд инкишоф меёбад. Ширинчай сабзи себ паҳнкунандай асосии касаливируси ба шумор меравад. Дар як сол то 17 насл медиҳад.

Касалиҳои дараҳтҳои мевадиҳанда

Қутураки (парша) себ (*Venturia inaequalis* Wint), қутураки нок - (*Venturia pirina* Aderh).



Ин касалӣ бештар дар боғзорҳои минтақаҳои назди кӯҳӣ ва кӯҳӣ паҳн гашта аст. Ба гулҳо, баргҳо, гураҳо, меваҳо ва шоҳҳои дараҳтон заар мерасонад. Дар қисми поёни рагҳои баргҳо додгҳои сиёҳи бо пӯпанаки бури зайдуни аз замбӯруғҳо иборат шуда пайдо мешавад.

Бофтаҳои заарардидаи меваҳо саҳт мегардад ва мекафанд, меваҳо шакли моли худро гумм меқунанд. Навдаҳо ва пусти дараҳтон мекафанд. Барои афзоиши қутур (парша) ҳарорати 20° , намнокии 45-60%-и ҳаво шароити хуб мебошад. Навъҳои зерини себ ба қутурак нисбатан устуворанд: Ранет, Симеренко, Розмарини сафед, Золотая грайма. Бисёр навъҳои себҳои маҳаллӣ ва худрӯй аз касалии қутур саҳт зарар мебинад. Чунин ҳолатҳо ба нок низ даҳл дорад.

Гардзании себ (*Podosphaera Leucotricha* Salm)



Ин касали дар Тоҷикистон ба таври васеъ паҳнгашта мебошад. Аз ин касали муғчаҳо, ҳамаи узвҳои ҷавони дараҳтҳтон, баргҳо, навдаҳо ва гулпояҳо осеб мебинанд. Ҳангоми баланд будани ҳарорати ҳаво хуб инкишоф меёбад. Пайдошавии нишонаҳои асосии ин касали дар давраи гулкунӣ ва кушода шудани муғчаҳо дар дараҳтони себ дар шакли пардаи сиёҳу сафед дар баргҳои нав пайдо мегардад. Парда тамоми сатҳи баргро то гулпояҳо мепушонад. Ин касалӣ ба воситаи навдаҳо ба поён паҳн гардида, ки дар натиҷа навдаҳо аз инкишоф монда ранги бӯрро мегиранд ва хушк мешаванд. Баргҳо каме ба тарафи боло тоб меҳуранд. Дар меваҳо бошад нақшҳои зарди чигарранг ё додгҳо пайдо мешаванд.

Ин касалӣ барои кӯҷатҳои ҷавон ва ниҳолҳои ниҳолхонаҳо хатарнок аст.

Саратони сиёҳи себ (Sphaeropsis malorum Fech.)



Аз ин касали баргҳо, меваҳо ва пӯсти дарахтҳои тухмакдор, хусусан дарахтҳои кӯҳансол заар мебинанд. Бештар ин касалӣ дар тана ва навдаҳои бисъёрсола мушоҳид мегардад. Гулҳо ва ғурачаҳо хушк шуда мерезанд. Намуди заароварии ин касалӣ аз сироятёбии танаи дарахт ва навдаҳои асосӣ иборат мебошад. Дар баргҳо саратони сиёҳ дар намуди доғҳои сиёҳи хурд, сурху ҷигарранги афзоишёбанда зоҳир мегардад. Дар онҳо ба намуди нуқтаҳои сиёҳ (пикнидҳо) қисмҳои наслии занбӯруғ ташакул меёбанд. Нишонааш дар гулу меваҳо ба доғҳои сухта монанд мебошад, ки баъдтар ранги бӯрро мегиранд ва хушк мешаванд. Сироятёбии меваҳо на он қадар пештар аз ҳосилғундорӣ оғоз ёфта дар анборҳои нигаҳдории мева идома мейёбад, ки меваҳо пӯсида сиёҳ мешаванд. Дар танаи дарахт ва навдаҳои асосӣ занбӯруғ танҳо ба воситаи заҳм ворид мешавад. Сироятёбӣ бо ташаккул ёфтани доғҳо оғоз мейёбад. Бофта хушкида, фишор ёфта ранги бунафши бӯрро мегирад. Баъдан доғҳо тез инкишоф ёфта, бофта дар зери он нобуд мешавад, ҷои осебдида ранги сиёҳи дураҳшро мегирад. Пӯст аз тана ҷудо гашта, ҷӯби сиёҳгаштаро озод мекунад.

Монилиоз ё пӯсиши мева (Clasterosporium carpophilum (led) Aderch)



Монилиоз (Монилия фруктигена) -Ин касали ба шакли сӯхта дар муғчаҳои навқушода, гулҳо, баргҳо аз охири моҳи апрел ва авали моҳи май вобаста аз шароити

иқлим, пайдо мешавад. Касалии аз ҳама паҳнгашта ва заароварандай дарахтон донакдори Тоҷикистон мебошад. Ин касалӣ дар тамоми давраи ншъунамои дарахтони донакдор пайдо мешавад. Аввали баҳорон бӯррангу хушк шудани гули ғураҳо, пажмурдашавӣ, хушкшавии баргҳои нав, шоҳаҳои мевадиҳанда ва навдаҳои ҷавон алломатҳои ин касалӣ мебошанд. Касалӣ хело бо суръат паҳн мешавад. Тӯдагул ва навдаҳои осебдида ба оташи сӯзон монанд мебошад. Аз ин касалӣ ҳамчунин меваҳо низ осеб мебинанд. Дар онҳо аввал доғи хурдакаки сиёҳтоби тира пайдо шуда сипас ташаккул ёфта, тамоми меваро фаро мегирад. Меваҳои пусида дар шоҳаҳои дарахтон то баҳорон овезон мемонанд.

Клястероспориози донакдорон (*Clasterosporium carpophilum* (lev))



Ин касалй ҳамай чинси дараhtonи донакдор: олу, олуболу, олуча, бодом, гелос, зардолу, шафттолу ва ғ.-ро осеб мерасонад. Дар шароити Тоҷикистон вай бештар ба зардолу осеб мерасонад. Муғча, гул, барг, мева ва навдаҳо осеб мебинанд. Гулу ғӯраҳои осебдида ранги бӯр гирифта, сипас хушк гашта мерезанд.

Дар меваҳо дофҳои сурх пайдо шуда, ташаккул меёбанд, ки ба тезӣ сиёҳ гашта, дар атрофи онҳо ҳошияи сурх пайдо мешавад. Доф ботадриҷ ба бофтаи мева роҳ ёфта, калон гаштаву омехта шуда, караҳшеро ташаккул медиҳад, ки бо тарқиши пӯшида гаштааст. Аз тарқиши қатраи моеъҳои равshan – шилм зада мебарояд. Барангезандай осебрасонӣ занбурӯғ ба шумор меравад. Дар баргҳо доги равшани ҷигариранг бо ҳошияҳои сурхи бӯрранг ва дар қисмати марказӣ нисбатан равshan ташаккул меёбад. Ин дофҳо бъйттар афтида, ба ҷойи онҳо сӯроҳиҳо боқӣ мемонанд. Манбаи осеббинии дараhton конидияҳои занбурӯғ маҳсуб мегарданд, ки зимистон дар баргҳои рехта, байнни пулакчаҳои мӯғчаҳо ва таркиши пӯстлоҳи навдаҳо маҳфуз мемонанд.

Баргпечонак. Листовая вертуня (*Recurvaria nanelliae* Hb.)

Дар боғҳо наздиқӯҳӣ ва кӯҳии ҷумҳурӣ паҳн гашта, ба дараhtonи тухмдору донакдор осеб мерасонанд. Бахусус ба зардолу ва себ дар шимоли Тоҷикистон саҳт осеб мерасонад. Кирминаҳо аз муғчаҳо ва ғунчаҳои кушодашуда ғизо мегиранд.

Узвҳои осебдида хушкида, мерезанд, ҳосилнокӣ паст меравад.

Кирминаҳои ҷавон дар пиллаҳои зич дар тана, рағҳои пӯсти дараhton ва зери баргҳои ба замин рехта зимистонро мегузаронанд. Бедоршавии онҳо баҳорон дар давраи варам кардани муғчаҳо оғоз меёбад. Дар ин муддат онҳо аз пиллаҳо ҳазида берун баромада, ба шоҳҳо мебароянд ва ба ғизогирӣ шурӯғ мекунанд. Дар охири моҳи апрел ба ҷойҳои ором (тарқиҷ, ковокиҷо, бозмондаҳои растани) маскун гашта, пилла танида, пас аз 17-20 рӯз ба зоча мубадал мегарданд.

Давраи зочашавӣ 17 рӯз идома меёбад, пас аз ин парвози шапалакҳо о меёбад. Модинаҳо дар моҳҳои июн-июл дар қисмати поёни ё думчай баргҳо ба тариқи алоҳида тухм мегузаранд. Кирминаҳои аз тухм баромада пас аз ду ҳафта ҷойҳои мулоими лавҳаи баргро мекоянд. Дар моҳи сентябр кирминаҳо барои зимистонгузаронӣ мераванд. Зараррасон дар як насл инкишоф меёбад.

Ҳашоротҳои зааррасон ва касалиҳои асосии ангур

Кирми баргпечонаки ҳӯшай ангур. Ин намуди ҳашарот дар тамоми минтақаҳо паҳн шудааст. Дар мавсими нашъунамо се маротиба насл



медиҳад, дар водихои Вахш ва ҷануби Кофарниҳон бошад, чаҳор маротиба пурра насл мемонад. Кирмҳои наслҳои сеюм ва ҷаҳорум ба ҳосил аз ҳама бештар заар мөоваранд, ки ба пӯсидани ҳӯшайро ва ҳушк шудани онҳо (дар ҳавои ҳушк) оварда мерасонад. Дар мубориза бар зидди ҳашороти зааррасон дар давраи нашъунамо аз инсектитсидҳои – карате, нурел-д, би – 58 наува гайраҳо истифода бурда мешавад.

Кирми ордмонанди ангур. Яке аз ҳафноктарини ҳашороти зааррасон ба шумор меравад, шарбати ҳамаи қисми навдаҳои сабзро макида онро нобуд мекунад. Дар токзорҳои обёришавандай водихои ҷануби Ҷумхурий ва қитъаҳои наздиҳавлигӣ атрофи шаҳри Душанбе зиёд паҳн шудааст. Модинааш беканот буда, болҳояш бо қабати тунуки хокай сафед пӯшида шуда, шакли патро дорад, наринааш қанот надорад. Кирминаҳо дар зери пӯсти навда, бештар дар қисми поёни танаи бутта зимистонро мегузаронанд. Кирмҳо дар токзор дар давраи нашъунамо (ҳангоми пухтани ангур) шира



мебароранд, ки ин аломуни нишонаҳои пайдошудани онҳо буда, магасу замбӯрҳо ва мӯрчаю пашачаҳоро ҷалб мекунад. Кирмҳо аз 14 дараҷа боло ҳунуки тоб оварда наметавонанд ва дар натиҷа нобуд мешаванд.

Чораҳои самарабахши мубориза бар зидди кирмҳо дар токзорҳо дар ҳолати оромии буттаҳо коркарди бо Эмулсияи нефти, Препарати № 30.



Тор Тортанакана. Дар ҳамаи минтақаҳои токпарварӣ паҳн шудааст. Дар тарафи поёни барг маскин гирифта, пардаи растаниро шикофт мекунад ва ҳуҷайраҳои мавҷударо мемакад. Баргҳои заардида пеш аз мӯҳлат зард, сурх (навҳои ангури рангашон сиёҳчатоб), ё ки сиёҳтоб шуда ҳушк мешаванд. Гуруҳ - гуруҳ шуда дар зери пӯсти

дараҳт ва тарқишиҳои чӯбҳои бисёрсола маскан гирифта зимистонро мегузаронанд. Аз лаҳзай пайдоиши баргчаҳои ҷавон ба афзоиш оғоз менамоянд. Дар мавсими нашъунамо метавонанд то 8 – 10 ва аз он ҳам зиёд насл диханд. Бо заҳрҳои сулфатдор (олтингӯтирд) мунтазам гардолуд кардани токзор гарави ҳифзи мустаҳкамаи онҳо аз касалии пӯсиш (оидиум) ва қана мебошад.

Касалиҳои ангур:

Саратони бактериявӣ. Бактерияҳое, ки сабаби пайдоиши касали мегарданд, дар хок метавонанд дар растаниҳо дурудароз зинда монанд. Онҳо дар бофтаҳо механики ҷароҳат, ки антракноз, хунукии саҳт омадааст, пайдошуда, буттаҳои бисёрсола заари қалон расонанд. Саратони бактериявӣ захмин гардидан танаи бутта, шоҳ ва навдаҳои яқсолаи ба чӯб табдилёфта варам - гуррии ҳачму шаклашон гуногун пайдо мешавад. Онҳо аввал сафед, мулоим ва сипас саҳт ва сиёҳ мешаванд. Буттаҳое, ки ба ин касали гирифтор шуда оҳиста оҳиста пажмурда шуда аввал шоҳчаҳо пас тамоми бутта хушк мешавд. Ҳануз мубориза бар зидди ин касали мавҷуд нест. Тавсия карда мешавад, ки барои шинондан ниҳоли солимро истифода баранд, қисми заррардидаи растаниҳоро қанда нобуд созанд, буттаҳои саҳт зааррардида аз буғуми ҷаҳорумаш бурида, қисми руи заминии солим сабзидаро нигоҳ доранд.




маскан мегиранд, пинҳон шуда ва ба ниҳол гузаранд. тавассути тарқиҳои баъди зарари ва ғайра ба вуҷуд асосан ба қисми Ҳангоми дар натиҷаи

мешавад. Онҳо аввал сафед, мулоим ва сипас саҳт ва сиёҳ мешаванд. Буттаҳое, ки ба ин касали гирифтор шуда оҳиста оҳиста пажмурда шуда аввал шоҳчаҳо пас тамоми бутта хушк мешавд. Ҳануз мубориза бар зидди ин касали мавҷуд нест. Тавсия карда мешавад, ки барои шинондан ниҳоли солимро истифода баранд, қисми заррардидаи растаниҳоро қанда нобуд созанд, буттаҳои саҳт зааррардида аз буғуми ҷаҳорумаш бурида, қисми руи заминии солим сабзидаро нигоҳ доранд.



Оидиум. Оидиум ин касалии гардзани мебошад яке аз касалиҳои хафнок ва паҳншудаи токзор аст. Ҳамаи қисми навдаҳои сабзи рӯизаминиро захмдору иллатнок месозад. Донаҳои сабзу ҳоме, ки ба гардзани дучор шудаанд, дигар намесабзанд, инкишоф намеёбанд, зуд – зуд мекафанд, тухми онҳо луч шуда пӯпанак мебанданд ва мепӯсанд. Ба ҳамаи навъҳои ангури Аврупою Осиёй зарар мерасонад. Дар мубориза бар зидди оидиум дар давраи оромӣ ҷӯшобаи оҳаку сулфатро мепошанд, дар давраи нашъунамо олtingугирди колоиди ё худ доруҳои таъсирбахши системавӣ (байлетон фундазол, арсерид, фолекур) –ро истифода мебаранд.

Шуда пӯпанак мебанданд ва мепӯсанд. Ба ҳамаи навъҳои ангури Аврупою Осиёй зарар мерасонад. Дар мубориза бар зидди оидиум дар давраи оромӣ ҷӯшобаи оҳаку сулфатро мепошанд, дар давраи нашъунамо олtingугирди колоиди ё худ доруҳои таъсирбахши системавӣ (байлетон фундазол, арсерид, фолекур) –ро истифода мебаранд.



Антрокноз. Касалии бениҳоят хафноки замбуругии токзор мебошад. Дар давраи баҳору тобистон дар натиҷаи бориҳои пай дар паи зиёд пайдо мешавад. Навдаҳои сабз, ҳӯшаҳои гул ва ҳосилро нобуд месозад. Баробари мондани бориҳо ва барқарор гардидан ҳавои хушк касалии мазкур аз инкишоф мемонад. Аз ин оғат қарib ки ҳамаи навҳо заари қалон мебинанд. Навҳои пешпазаки Ҳисор, Зариф, Анзоб хеле устувору тобовар буда, аз навъҳои дигар фарқ мекунанд. Дар давраи варамкунии мӯғчаҳо препарати ДНОК –ро истифода мебаранд, дар давраи нашъунамо бошад, коркард бо препаратҳои дар таркибашон мис ё худ ба он монандро аз лаҳзаи кушодашавии мӯғчаҳо

худ ба он монандро аз лаҳзаи кушодашавии мӯғчаҳо

оғоз менамоянд, ин корро баъди хар 8 – 10 рӯз баъди бориш такрор мекунанд. Бо мақсади пешгирий аз касалиҳо аз оғози мавсим то гул кардани токзор на камтар аз се маротиба дору пошидан лозим аст. Ҳангоми буридан шохчаҳои хушк навдаҳои заарардида соли гузаштаро эҳтиёткорона пурра ё худ онҳоро то қисми сиҳаташ бурида, якҷоя бо боқимондаҳои хӯшаҳои касал чамъ карда, сӯзондан лозим аст.

Чорабинихои мавсими дар боғҳо:

1. Чамъ овардан ва сӯзонидани баргҳои рехта, лонаҳои зимиstonии зарриндумбол ва инчунин меваи пӯсида.
2. Тоза кардани пӯстлоҳи кӯҳна, буридан бехчастҳо, буридан шохҳои хушкшудаи саҳтзараардида ва аз саратони сиёҳ осебдида.
3. Тарошидан ковокиҳо, заҳмҳо, тарқишиҳо, сафед кардани тана ва шохҳо бо маҳлули оҳаки.
4. Бо молиданиҳои (равғанҳои) дизелий ҷойҳои тухмгузории абрешиимресаки ноҷуфт ва ҳалкашакли кӯҳӣ.
5. Шудгори байни қаторҳо ва нарм кардани хоки атрофи беҳи дарахтҳо.
6. Истифодаи нуриҳои минералий ва органики мувофиқи тавсияҳои агротехникӣ.
7. Коркарди кимиёвӣ бар зидди заرارрасонҳо:
 - * Дар давраи күшодашавии муғчаҳо ва пайдоиши муғчаҳо.
 - * Дар давраи варамқунӣ то ранги гулобӣ гирифтани муғчаҳо.
 - * Пас аз ба охир расидани давраи гулкунӣ.
- * Дар давраи оромии дарахтон (тирамоҳ, зимиston ва то давраи күшодашавии муғчаҳо) гузаронидани коркарди кимиёвӣ бар зидди ҳашаротҳо ва барангезандаҳои касалиҳо.

Рўйхати пестисидҳо ва маводҳои биологӣ ба муқобили касалиҳо ва зааррасонҳои дараҳтони мевадиҳанда.

Инсектидсидҳо

Номи дору, шакли препаративӣ, ширкат ва мамлакати истехсолкунанда	Номи маводи тасиркунанда	Меъри сарфи препарат (кг/га ё л/га)	Зироат, объекти коркардишаванда
2	3	4	5
КАРАТЭ-ЗЕОН 5% к.с. «Сингета Швейцария»	Лямбдасигалотрин	0,4- 0,8	Дараҳтони мевагӣ ва ангур
БИ-58 НОВЫЙ 40% к.э. «Биттерфельд» Германия	Диметоат	0,8-2,0	// = // = // = //
КОНФИДОР 20% к.э. (/Р) «Байер Кроп Сайенс» Германия	Имидаклонприд	0,15-0,25	// = // = // = //
МОСПИЛАН 20% х. х. (Р) «Ниппон Сода», Япония	Асадамиприд	0,15-0,25	// = // = // = //
ДЕЦИС 2,5% к.э. (Р) «Русел Украина	Дельтаметрин	0,5-1,0	// = // = // = //
ДНОК, 40% х.х. Россия, Украина	Динитроортокрезл	15,0	// = // = // = //
ФЬЮРИ 10% к.х (Р) «ФМС» ШМА.	Зетасиперметрин	0,25	// = // = // = //
НИСОРАН, 10% х.х. «Ниппон Сода» Япония	Гекситиазокс	0,3-0,6	// = // = // = //
НИТРОФЕН, 60% хам. Руссия	Нитро алкинфенолятҳо	40-60	// = // = // = //

ФУНГИДСИДҲО

БАЙЛЕТОН 25% х.х. (Р) «Байер КропСайенс» Германия	Тридимефон	0,15-0,4	Дараҳтони мевагӣ ва ангур
ХОМ	Хлорокиси мис	4.8-8.0	// = // = // = //
ТОПАЗ 10% к.э. «Сингета» Швейцария	Пенконазол	0,3-0,10	// = // = // = //
Махлули чушонидаи оҳаку олтингугирд (ИСО) Тоҷикистон	Полисульфид калсий	0,5-1,0 градус аз руи дараҷаи Бом	// = // = // = //

ҚИСМИ 4

МОДДАХОИ ЗУДТАЪСИРУ ЗАХРНОК ВА ҲИМОЯ АЗ ОНҲО

Таснифот. Моддаҳои киммиёй, ки ба организм дохил мегарданд, ҳатто ба миқдори нисбатан кам вайрон шудани фаъолияти ҳаётӣ, ба заҳрҳои саноатӣ таалуқ доранд. Онҳо дар шакли бӯғ, газ, чанг вомехӯранд. Манъбаи онҳоро нуриҳои мениралӣ, пеститситҳо, ҳосилаҳои пӯсидаи моддаҳои органикӣ ҳамчунин ҳосилаҳои сӯҳтани нафт дар шакли газҳои беруншаванд ва ғайра ташкил медиҳанд. Моддаҳои заҳрогинро ба ду гурӯҳ: органикӣ ва ғайриорганикӣ чудо месозанд.

Ба моддаҳои ғайриорганикӣ заҳрогин: галогенҳо, пайвастаҳои азотӣ, фосфор ва пайвастагиҳои он, арсен ва пайвастаҳои он, пайвастаҳои карбон, пайвастаҳои сианит, металҳои вазнину нодир мансуб мебошанд.

Ба моддаҳои органикӣ; карбогидратҳои қатори хушбӯй ва хлорҳои онҳо, иҷунин ҳосилаҳои нитроаминӣ, қатори равғаниӣ, спиртҳои қатори равғаниӣ, эфирҳои сода, алдегидҳо, кетонҳо, эфирҳои мураккаби кислотагӣ, пайвастаҳои гетросиклий, терпенҳо мансуб мебошанд.

ТАЪСИРИ ЗАҲРОВАРИИ МОДДАҲОИ ЗАҲРДОР.

Заҳроварӣ бо қобиляти моддаҳои киммиёй, ки боиси халалдор гаштани фаъолияти ҳаётии организм, яъне заҳролудшавӣ мегардад, тавсиф меёбад. Омили муҳим дар ин маврид вояҳо, роҳҳои дохилшавӣ, давомнокии таъсиррасонӣ, вазъи организм, муҳити беруна ва ғайра ба ҳисоб меравад.

Моддаҳои заравар, ки дар соҳаи кишоварзӣ васеъ истифода мегарданд, ду гурӯҳи калонро ташкил мекунанд: пеститсидҳо ва нуриҳои мениралӣ. Пеститсидҳо мутобиқи таснифоти гигиэнӣ ба ҷунин тарз тақсим карда мешавад.

1. Аз рӯи заҳроварӣ ҳангоми дохил гаштан ба воситаи пӯст.
2. Аз рӯи заҳроварӣ ҳангоми дохил намудан ба ҳайвоноти санчишӣ.
3. Аз рӯи кумулятсия.
4. Аз рӯи дараҷаи марговарӣ.
5. Аз рӯи устуворӣ.

Пеститсидҳои хлорорганикӣ (ПХО), ки аз ҳама бештар паҳн гаштаанд, гаммазомери гексахлоран, гептахлор, полихлорпинен ва ғ ба ҳисоб мераванд. Махсусияти онҳо аз устувориашон дар муқобили таъсироти омилҳои муҳити беруна ба ҳисоб меравад. Нарм кардани хок ба ифлосгардии дубораи ҳавои минтақаи корӣ мегардад. Пеститсидҳои хлорорганикӣ дар растаниҳои коркардкунандагӣ мегарданд ва метавонанд то ҷандин моҳҳо дар онҳо нигоҳ дошта шаванд, ба организми инсон бошад, бо ҳӯрок, роҳи рудаю мөъда ва пусти осебнадида дохил мегарданд. Дурру дароз дохил гаштани ин моддаҳо ба организм бо концентратсияи кам бо роҳи гуногун боиси инкишоф ёфтани заҳролудгардии доимӣ мегардад, ки онро осебдидани системаи асаби марказӣ, нимкуравӣ, бемориҳои гепатит, гастрит, бронхит мушоҳида мекунанд.

Ба пеститсидҳои фосфорорганикӣ (ПФО) бутифос, тиофос, фосфамид, изофос ва ғайра таалуқ доранд. Онҳо дар мавриди коркарди ҳароратӣ ба тезӣ вайрон гашта, осонӣ аз сатҳи махсулот ҳангоми тозакунии механикӣ

бартараф мегардад. Пеститсидҳои фосфорорганикӣ метавонанд ба организми инсон ва ҳайвонот бо роҳҳои нафаскашӣ, аъзои ҳозима ва пӯсти осебнадида дохил гарданд. Заҳрҳои кимиёвии ин гурӯҳ пӯстро ҳангоми робита мутаасир намекунан, ки ин заҳролудшавиро ба дараҷаи бештар зиёд мекунад.

Пеститсидҳои симобдорро ба сифати заҳролудсозии тухмиҳо ба кор мебаранд. Ба таркиби онҳо пайвастаҳои органики хусусияти заҳргинашон баланд - этилмеркурхлорид дохил мегарданд. Таркибҳо таъсири марговари баландро соҳиб буда, ҳатто дар ҳарорати муқаррарӣ буғҳои зиёди заҳровар чудо мекунанд. Аз ин рӯ ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди ғалладона бо заҳролудсозандагони симобӣ ҳаво метавонанд натанҳо бо ҷанг, балки буғҳои симобӣ низ олуда мегардаад.

Таркибҳои мисдор, ки дар пеститсидҳо ҷой додаанд, аз қабили даҳони фаранг, оксиди мисс ва г. Ҳангоми заҳролудгардӣ бо онҳо дар даҳон тамъи оҳан ба миён омада, оби даҳон зиёд чудо мегардад, қайкуни зиёд бо анбӯҳи сабз ё қабуду сабз чудо гашта, дард дар шикам, дарунравӣ, афтидани ҳарорати бадан ҳис карда шуда, баъзан, ҳодисаи азхуш рафтан ба вуқӯъ мепайвандад.

Пайвастаҳои сулфур, ки дар пеститсидҳо мавҷуд мебошанд, дарди сар, дилбехузурӣ, мутаасишавииҷашмон ва роҳҳои болои нафасро ба миён меорад: дар мавриди заҳролудшавии зиёд аз ҳушравӣ, ларза ба мушҳида мерасад.

Таркибҳои анабизин ва никотини сулфатӣ сӯзиш ва ҳушкӣ дар даҳон, сӯзиш дар гулӯ, дилбехузурӣ, қайкунӣ, шикамравӣ ва эҳсоси гармӣ, ки аз меъда ва ба тамоми бадан паҳн мегардад, дарди саҳти сар, сарчарҳгардонӣ, вайрон гаштани қӯвваи биной ва шунавоӣ, сард гаштани нӯгҳои дасту пой, вазнин гаштани набз, баъзан вазъи мадҳуширо ба миён меорад.

Гербидсидҳо ба организми инсон дохил гашта, боиси дарди сар. Сарчарҳзанӣ, дилбехузурӣ, майл ба қайкуни дардгириҳои гуногун дар минтакаи шикам, заифии умумӣ, дарунравӣ, сӯзиш дар гулу, варача ва г. мегарданд.

Бутифос аз дефолианту десикантҳо қобилияти баланди марговарӣ дорад, аз ин рӯ дар мавриди муносибат ба он тадбирҳои маҳсуси пешбиникунандаро истифода мекунанд.

ЧОРАҲОИ БЕҲАТАРӢ ҲАГОМИ КОР БО ПЕСТИТСИДҲО:

Ҳангоми кор бо моддаҳои химиявии муҳофизати расанӣ чораҳои бехатариро, ки дар китоби «Қоидаҳои санитарӣ оид ба нигоҳдорӣ, қашонидан ва истифодаи пеститсидҳо дар ҳочагии қишлоқ ва «Дастурамали техникаи бехатарӣ оид ба нигоҳдорӣ, қашондан ва истифодаи пеститсиҳо дар қишоварзӣ» нишон дода шуда аст.

Усулҳо ва тартиби безараргардонию нест карданӣ пеститсидҳо дар «Дар дастурамал оид ба ҷамъ, тайёр ва фиристодани пеститсидҳои корношоям ва истифодабарииашон дар ҳочагии қишлоқ манъшуда ва пайвастагиҳои онҳо» нишон дода шудааст.

Ичро намудани ҳамаи талабот ва низомномаҳо ба зиммаи роҳбарон ва мутахасисони идораҳои даҳлдор, стансияҳои муҳофизати растани ва дигар корхонаю ташкилотҳое, ки моддаҳои химиявиро истифода мебаранд, гузошта мешавад.

Шахсоне, ки синашон ба 18 расидааст ва аз назорати тиббӣ гузаштаанду бо дастури чораҳои бехатарӣ шиносанд, барои бо пеститсидҳо кор кардан иҷозат дода мешавад. Қӯдакон ва наврасоне, ки синашон ба 18 – солагӣ нарасидааст, занҳои ҳомила ва қӯдакдор, инчунин шахсоне, ки аҳволи саломатиашон барои кор кардан бо воситаҳои химиявии муҳофизати растаний мувоғиқ нест, барои бо пеститсидҳо кор кардан иҷозат дода намешавад. Ҳангоми бо препаратҳои пур тасир ва заҳрнокиашон баланд кор кардан рӯзи корий боя аз 4 соат, ва бо препаратҳои гурӯҳи дигар аз 6 соат зиёд давом накунад. Дар рӯзҳои бо моддаҳои химияви сару кор доштан коргаронро бо либосҳои маҳсус ва воситаҳои муҳофизати индивидуалий таъмин кардан зарур аст. Дар ҷойҳое, ки коркард гузаронда мешавад, аптечка гузоштан лозим мебошад.

Корҳои ниҳоят ҳавфнок дар ҳузури коркунони навбатдори тиббӣ анҷом дода шуда, иштироки шахсони бегона иҷозат дода намешавад.

Шахсони бо пеститсидҳо машғулбуда вазифа доранд, ки қоидаҳои гигиёнаи шахсӣ ва профелактикро ҳатман риоя намуда, бояд воситаҳои муҳофизати шахсро интихоб ва дуруст истифода бурда тавонанд. Онро ба ҳар як коргар медиҳанду дар бинои маҳсус чудо карда шудаи тоза ва ҳушк дар ҷевони алоҳида нигоҳ медоранд.

Барои мӯҳофизати пӯст либосҳои маҳсус, дастпӯшак, поазолро истифода мебаранд. Ҳангоми бо моддаҳои ҷангдор кор кардан корҷомаҳоеро, ки аз матоъи ҷангногузар духта шудааст, пӯшидан зарур аст. Ҳангоми дорзани ва дигар корҳо бо препаратҳои моеъ бояд либосҳо, ки аз матоъи бо кислотаҳо тарнашавандა ё либосҳои маҳсуси ҷангнагузаранд, ки бо пардача рӯйпуш карда шудааст ва дастпӯшакҳои аз матоъи резинадор дӯхташударо истифода мебаранд

Ба сифати пойафзоли маҳсус пойафзоли резири ё пойафзоли брезентиро кор фармудан қулай мебошад. Дар сурати бо пеститсидҳои моеъ сару кор доштан дастҳоро бо дастпӯшакҳои резини ӣ ва ҳангоми кор бо препаратҳои ҷангдор бо дастпӯшакҳои пахтагини рӯйпушдошта муҳофизат мекунанд. Дастпӯшакҳои тиббиро истифода бурдан мумкин нест.

Барои ҳифзи ҷашмҳо аз пеститсидҳо айнакҳои ҳавоногузарӣ ПО -2 «моноблок» ва айнаки сиёҳи С 33 Мбц-ро истифода бурдан манфиати хуб мебахшад.

Барои он, ки узвҳои нафасгирӣ аз пеститсидҳо ҳифз карда шаванд, пӯшидани респираторҳои зидди ҷанг, зидди газ ва никӯби зидди газ тавсия карда мешавад. Истифода бурдани бандинаи дока манъ аст.

Бо пеститсидҳо бодиқкат ва боинтизом муносибат кардан лозим аст, дар ҷои кор ҳӯрок хурдан ва қашидани тамоқӯ мумкин нест. Ин корҳоро дар вақти танаффус ё дар ҷоиҳои маҳсус, ки аз участқаи коркардшуда аз 200 метр наздик набошад, аз ҷои тайёр кардани ъаҳлӯлҳои корий ва майдончаҳои боркуни, баъди аз тан баровардани либосҳои маҳсус ва тоза шустани дасту рӯй бо собун ба ҷо овардвар лозим аст.

Зарӯрати дар қиштзорҳо гузаронидани коркардҳои химиявиро мутахасисони муҳофizати растаний баъди он ки бо тақиқотҳои пешакӣ

муайян карда мешавад, ки миқдори заараасонҳоро аз мабдаи иқтисоди зиёд шудааст, баркаор мекунанд. Дар участкаҳое, ки ба гузаронидани воситаҳои муҳофизатӣ гӯё ба мақсади профилактики эҳтиёҷ надоранд, истифодаи пеститсиҳо қаъия манъ аст.

Ҳамаи намудҳои коркардҳои химиявии майдонҳо дарахзор ва қишзорҳои ҳочагии қишлоқ дар журнали маҳсус қайд карда мешавад. Ба зери навиштачот роҳбари ҳочагӣ ё сарагроному энтомолог имзо мегузорад. Ин маълумотҳо ҳангоми тафтиши сифати кор ё назорати санитарӣ – гигиэни махсулот ва ҳамчун асос барии пур кардани сетификат барии фиристодани махсулот ба фурӯш ё захира ҳуҷҷати расми ҳисоб меёбад.

Ба майдонҳои коркардгузаронидашуда баромадани одамон барои гузаронидани корҳои сахроӣ пеш аз 3 шабонарӯз иҷозат дода намешавад.